

ЭЛЕКТРОМОБИЛ. БО 10 СОМОНӢ АЗ ДУШАНБЕ БА ХУЧАНД с.7

3 ҶАВОНИ ТОҶИК БО ДУЧАРХА БА ҲАҶ РАФТАНД с.10

ЛАГЕР БАРОИ БОӢБАЧАӢО с. 5

ТОҶИКИСТОН

№23
(1482)
08.06.22
Оғози
нашр:
март
1992

Рӯзнама зиёд, «Тоҷикистон» яктост!



ҲАСАНПАҲЛАВОН

Маҳрумият аз як даст пеши роҳашро гирифта натавонист с.8

ПРОФЕССОР МАҶИДОВ:

Бозгашт ба хати арабӣ мардумро бесавод мекунад с.9

АМИНА МУҲАММАД:

Ҷанги Украина қатъӣ меорад! с.4

ХОВАЛИНГ

614 нафар дар Шигнов тилло меҷӯянд с.6

МУРОҶИАТ БА РАИСИ ИСТАРАВШАН

Мазори Саидалӣ Маъмурро обод кунед! с.10

НАВГОНӢ

7 ихтирооти донишҷӯдухтари тоҷик с.14

КАНЗИ ШИФО

Роҳҳои табобати "грибок"-и пой с.12

ИТТИФОҚИ АБАДӢ

Гузориш аз сафари Президенти Тоҷикистон ба Ёзбекистон



Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА

Шариф ҲАМДАМПУР,
Сармухаррир,
раиси ҳайати мушовара

Усмон РАҲИМЗОДА,
муовини сармухаррир

Одил НОЗИР,
мухаррир

Талбақ НАЗАРОВ,
раиси “Сандуки хайрияи
Тоҷикистон”, академик

Муҳаммадҷосиф ИМОМЗОДА,
академик

Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти АИ Тоҷикистон,
академик

Далер ҶУМӢА,
вазири энергетика
ва захираҳои оби ҶТ

Саидмукаррам
АБДУЛҚОДИРЗОДА,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон

Ҷамшед САӢДУЛЛОЕВ,
профессор

Шералӣ РИЗОӢН,
сиёсатшинос

Абдулмачид УСМОНОВ,
Журналист

Масъуди МИРШОӢИ,
раиси Бунёди Рудакӣ Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
Профессор, ҷомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”,
Ӣзбекистон

Мухтор БОҚИЗОДА,
шореҳи сиёсӣ

Ҷазлиддин АСОЗОДА,
мухарири сомонаи Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
саҳифабанд

МУАССИС:
Ҳайати кормандони ҳафтанома

Ҳафтанома дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №0054/РЗ сабти ном
шудааст.

Дар ҳафтанома матолибе низ ба
нашр мерасанд, ки ба мавқеи идора
мувофиқ нестанд. Барои дар дигар
нашрияҳо ҷой намудани матолиб ва
иқтибосҳо аз «Тоҷикистон» зикри
манбаъ ҳатмист. Ҳуқуқи муаллифии
ҳамаи матолиби шумора ба идораи
ҳафтаномаи «Тоҷикистон» тааллуқ
доранд ва тибқи қонунгузори
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд.
Ҳафтанома аксҳо ва маводҳои
ҷолибро аз шабакаи Интернет
мавриди истифода қарор медиҳад.
Ҳафтанома масъулияти маводҳои
интиқодӣ ва хусусияти таблиғоти
ро ба ӯш надорад. Инчунин, ба мазмун
ва санаду рақамҳои маводи ҷопшуда
муаллифони ҷавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84,
tojikiston@pressa.tj

ШУӢБАИ РЕКЛАМА:
Ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУӢБАИ ЭӢЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРУӢШИ РӢЗНОМАӢО ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furush@rg.tj

Pressa.tj: ХАБАР МЕДИҲАД

Нигарони Эмомалӣ Раҳмон:

АЗ АФЗОИШИ АӢОЛИИ САӢӢРА ТО МУШКИЛИ ОБИ НӢШОКӢ

Дар ҷаҳон тақрибан 2 млрд
нафар ба шабакаи таъмини
оби ошомидани бехатар да-
страсӣ надоранд.

Дар ин бора Президенти
кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар
конфронси дуҷуми байнал-
милалӣ сатҳи баланд оид ба
Даҳсолаи байналмилалӣ амал
"Об барои рушди устувор, 2018-
2028" иброз дошт. Сарвари дав-
лати тоҷикон ҳамчун далел, ки
талошҳои умумӣ ханӯз сама-
раи дилхоҳ надодаанд, бархе
оморхоро дар мавриди таъминот
бо обу бехдошт зикр намуд.

"Зиёда аз 3,5 миллиард на-
фар аз хидматрасониҳои зару-
рии бехдошт ва ҳудуди 2,3 млрд
нафар аз шароити одӣ гигиенӣ
бархӯрдор нестанд", - таъкид до-
шт Э. Раҳмон.

Дар баробари ин, ба гуфтаи
Эмомалӣ Раҳмон, ҳамасола қар-
иб ним миллион нафар аз бе-

морихои сироятии марбут ба об
ба ҳалокат мерасанд.

"Дар робита ба ин метавон
гуфт, ки раванди иҷрои воқеии
ҳадафу вазифаҳои гузошташуда
дар самти таъмин намудани
дастрасӣ ба оби ошомидани ва
бехдошт дар сатҳи зарурӣ қарор
надорад", - афзуд ӯ.

Президент дар хитоб ба
иштирокдорони конфронси
Душанбе дар масъалаи об изҳор
дошт, ки ин масъала бинобар
аҳамияти хос доштани бода
ҳамеша ҷун масъалаи афзали-
ятнок боқӣ монад.

Ӣ ҳушдор дод, ки талабот ба
об дар оянда боз афзоиш хоҳад
ёфт. Аз ҷумла, зикр шуд, ки
тибқи арзёбии қоршиносон,
дар соли 2050 шумораи аҳолии
қурраи Замин эҳтимоли расидан
то 9 миллиард нафарро дорад,
ки албатта, боиси зиёдшавии
чандинқаратаи талабот ба об
хоҳад гардид.

ВУРУД БА РУСИЯ ОСОН МЕШАВАД

Аз 14-уми июн Русия тамо-
ми маҳдудиятҳои COVID-19-
ро барои вуруди хориҷиён
тавассути ҳавопаймо бекор
мекунад.

Бино ба иттилои "ТАСС",
аъзои ситоди таъҷилӣ дар на-
тиҷаи муҳокима ба қарор ома-
данд, ки аз 14-уми июни соли
2022 маҳдудиятҳои эпидемио-
логӣ барои вуруди шаҳрвандони
хориҷие, ки тавассути ҳаво

ва инчунин тариқи гузаргоҳҳои
бахрӣ вориди Русия мешаванд,
лағв карда шаванд.

Илова бар ин, ситоди фаврӣ
тасмим гирифт, ки аз 14-уми
июн алоқаи роҳи оҳанро дар
хатсайрҳои Тошканд - Самара
ва Тошканд - Волгоград ҳафтае
як маротиба дар ҳар як масир
барқарор кунад. Маҳдудиятҳо
барои вуруди шаҳрвандони
Ӣзбекистон ба Русия тавассути
роҳи оҳан лағв мешаванд.


PRESSA.TJ

СОМОНАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

**ХАБАРӢОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАӢОН**



САРИ САБЗ



Петр СЕГРТ,
сармураббии Тими
миллии Тоҷикистон

- Мехоҳам бигӯям, ки давоми ду
ҳафта омода кардани як даста душвор
аст, вале мо умедворем, ки ба қисми
ниҳони Ҷоми Осиё роҳхат мегирем.
Маҳз ҳамин мақсад назди даста гузо-
шта шудааст.

- Ҳммм, ба мақсадатон эҳтиром
қоилему ана ҳамин шикоят кардана-
тон аз фурсати танг умедвориятронро
духӯра намоиш дода истодааст.



Владимир МАЛАХОВ,
қоршиноси масоили
муҳоҷират

- Тоҷикон як номи умумӣ барои
муҳоҷирон шудааст, ки мутаассифона,
аз таъсири наҷодпарастӣ дар Русия
бармеояд ва сокинони кишвари мизбон
доир ба фарҳанги нафарони ба ватани
онҳо омада андеша намекунанд.

- Шояд барвақт андешидаву соҳи-
би фарҳангу тамаддуни қуҳан будани
тоҷиконро фаҳмида бошанд ва барои
ҳамин ҳудро бетафавут вонамуд ме-
кунанд!



Барзу АБДУРАЗЗОҚОВ,
қоргардони театри тоҷик

- Ман дар театри тоҷик қор накунам
ҳам, дар театри дигар кишварҳо қор
мекунам. Вақте чил соли ҳаётатон дар
театр мегузарад, аз бӯи он мефаҳмед,
ки он оянда дорад ё не.

- Агар аз бӯи мефаҳмида бошед, қу як
бӯи қашида, гӯед, ки Театри опера ва
балет, Театри Лоҳутӣ, Театри ҷавонон
оянда дорад ё не?



АКАДЕМИК ШАӢБОЗОВ СОӢИБИ ӢОИЗАИ ИДМ ВА 2 МИЛЛИОН РУБЛ ШУД

**Мирганд Шаҳбозов, ака-
демик ва олими риёзидони
тоҷик барандаи ҷоиҳои «Си-
тораҳои иттиҳод»-и ИДМ шуд.**

Ҷоиҳои мазкур ҳамасола
ба намояндагони давлатҳои
Иттиҳод барои дастовардҳои
назаррас дар соҳаи фаъоли-
ти башардӯстона, ки ба сатҳи
дастовардҳои ҷаҳонӣ муво-
фиканд ва дар рушди ҳар як
кишвари узви ИДМ ва дар
маҷмуъ дар Иттиҳод саҳм гу-
зоштаанд, дода мешавад. Ма-
блағи ҷоиҳои 2 миллион рубл (32
276 доллар) мебошад.

Имсол барои дарёфти ҷои-
ҳои олий 12 нафар аз 8 кишвар
номзад буданд. Бо қарори
доварон, ки ба ҳайати он хо-
димони барҷастаи фарҳангу

маориф аз тамоми кишварҳои
ИДМ шомил буданд, ҷоиҳои
ба ҳашт довталаб дода шу-
данд.

Маросими ботантанаи су-
пурдани ҷоиҳои моҳи декабри
соли 2022 дар Тошканд дар до-
ираи Форуми зиёиёни эҷодқор
ва илмӣ баргузор мешавад.

Мирганд Шаҳбозов аз оли-
мони саршиноси риёзидони
Тоҷикистон доништа шуда,
қаблан муовини раиси парла-
мони Тоҷикистон буд. Ӣ соли
2015 ҷоиҳои байналмилалӣ
«Top Springer Author 2015»-ро
низ соҳиб шудааст.

Дар гузашта донишмандо-
ни шинохтаи тоҷик, ба мисли
академикҳо Раҳим Масов ва
Пӯлод Бобочонов ҳам ин ҷои-
заро соҳиб шуда буданд.

ИТТИФОҚИ АБАДӢ

Гузориш аз сафари Президенти Тоҷикистон ба Ёзбекистон

САФАРИ ПРЕЗИДЕНТИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАӢ РАҲМОН БА ЁЗБЕКISTON ХЕЛЕ БОБАРОР АНҶОМ ЁФТ. НУҚТАИ МУҲИМИ ИН САФАР ИМЗО ШУДАНИ САНАДИ СТРАТЕГӢ - ЁЪЛОМИЯ ДАР БОРАИ ТАҲКИМИ ДӢСТӢ ВА ИТТИФОҚИ АБАДӢ БАЙНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ ЁЗБЕКISTON БУД...

Пешвози меҳмони олиқадр

Рӯзи 2-юми июн Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ дурӯза вориди Тошканд шуд. Сарвари давлати моро дар фурудгоҳ Президенти Ёзбекистон Шавкат Мирзиёев шахсан пешвоз гирифт.

Дафтари матбуоти президенти ин кишвар менависад, ки “роҳбари Тоҷикистон аз боғи “Янги Ёзбекистон” дидан карда, ба пояи мучассамаи “Истиклол” гул гузошт.

Гуфта мешавад, ки Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати Шавкат Мирзиёев ба Ёзбекистон сафар кардааст.

Хадамоти матбуоти президенти хабар дод, ки Эмомалӣ Раҳмонро дар ин сафар муовини якуми Сарвазир Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчи Президенти оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, нақлиёт, фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, раиси Бонки милли, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сардори КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон”, раиси Иттифоқи “Тоҷикматлубот”, раиси вилояти Суғд ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд.

Дар идомаи сафари корӣ хеш Эмомалӣ Раҳмон ҳамроҳи Шавкат Мирзиёев аз корхонаи муштараки Ёзбекистонию чинӣ истехсоли машинҳо дар шаҳри Хева, Парки техникии Тошканд, корхонаи истехсоли Хоразм низ дидан кард.



ЭМОМАӢ РАҲМОН ТАЪКИД КАРД, КИ ГАРДИШИ МОЛ МИЁНИ КИШВАРҲО ДАР СОЛИ 2021 БЕШ АЗ 600 МИЛЛИОН ДОЛЛАРО ТАШКИЛ ДОДААСТ. ДАР ЗАРФИ 6 СОЛ БОШАД, ОН 40 БАРОБАР АФЗУДААСТ. ТОҶИКИСТОН ВА ЁЗБАКИСТОН БА ҲАДАФИ ХУД, ЯЪНЕ БА 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАР РАСОНДАНИ ДОДУГИРИФИ МОЛӢ НАЗДИК МЕШАВАНД.

Аз амният то иқтисод

Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Тоҷикистон пас аз мулоқот бо ҳамтои Ёзбекӣ бо хабарнигорон дар мавриди ҷузъиёти сафараш суҳбат кард.

Сарвари давлат гуфт, ки дар якҷоягӣ бо ҳамтои Ёзбекӣ худ санади стратегӣ - Ёълумия дар бораи таҳкими дӯстӣ ва иттифоқи абадӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ёзбекистон ба имзо расониданд, ки ба манфиати ҷонибҳо ва сулҳу субот аст.

Ба гуфтаи Президенти Тоҷикистон, дар 3 соли охир миёни ҷумҳуриҳои худуди 100 санади ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталиф имзо шудааст. Ҳамкориҳои тичоратӣ иқтисодӣ ҳамчунон самти афзалиятнок бокӣ мемонад.

Сарвари давлат таъкид кард, ки гардиши мол миёни кишварҳо дар соли 2021 беш аз 600 миллион долларро ташкил додааст. Дар зарфи 6 сол бошад, он 40 баробар афзудааст. Тоҷикистон ва Ёзбеки-

стон ба ҳадафи худ, яъне ба 1 миллиард доллар расондани додугирифтӣ молӣ наздик мешаванд.

Раҳбарони кишварҳо ба масоили илму фарҳанг ва ҳунару санъат, ки халқҳои ду ҷониб муштарақоти зич доранд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардаанд. Зикр гардид, ки сабти филми “Ҷомӣ ва Навоӣ” тирамоҳи имсол ба поён мерасад.

Амният як мавзӯи муҳими музокирот буд. Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев омодагии худро барои густариши ҳамкориҳо дар ин замина, бахусус дар масъалаи Афғонистон таъйид карданд.

Ифтидои сохтмони ду нерӯгоҳ

Маросими паҳши тугмаи оғози бунёди нерӯгоҳҳо дар қасри президенти Ёзбекистон тариқи маҷозӣ, аз сӯйи дигар, раҳбарони вазорату идораҳои марбута, мутахассисон ва муҳандисони бахши энергетикӣ ду кишвар дар минтақаи сохтмони ин нерӯгоҳ - деҳаи Ёвони

ноҳияи Айнии Тоҷикистон ҳузур доштанд.

Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон менависад, ки ду нерӯгоҳро мутахассисони ҳар ду кишвар бо иқтидори умумии 320 МВт месозанд.

Бино ба иттилои дафтари матбуоти раисҷумҳури Ёзбекистон, ин нахустин тарҳи бузурги ҳамкориҳои дӯстонаи энергетикӣ аст.

- Нерӯгоҳи замонавии НБО “Ёвон” бо иқтидори 140 мегаватт дар таъмини амнияти энергетикӣ, устувории бахшҳои обу кишоварзии кишварҳои мо нақши муҳим хоҳад дошт, - менависад дафтари матбуоти Ёзбекистон.

Арзиши тахминии НБО “Ёвон” 282 миллион доллар буда, аз он 700-800 миллион кВт/соат нерӯи барқ тавлид мешавад.

Лоиха иқтидори илмию истехсолии соҳаро мустаҳкам мекунад, ҳазорҳо хона ва корхонаҳои навро бо энергияи «сабз» таъмин месозад.

(Давомаш дар саҳ. 11)

МАВҚЕЪ



ФАЗЛИДДИН АСОЗОДА

КӢДАК

Офаридани нозуке, ки таваҷҷуҳи бештар меҷӯяд

1-уми июн Рӯзи байналмилалӣи хифзи кӯдакон буд, ки гузашт. Меҳостам ҳафтаи гузашта, дар ин рӯзи барои ҳудам ҳам таъриҳӣ, ки зодрузам аст, дар бораи зиндагии кӯдакон ва ҳақу ҳуқуқи ин табақаи дастнигар матлабе нависам. Аммо ҳуддорӣ кардам. Хостам ин ҷашн гузарад ва бубинам, ки кӣ ба дастгирии кӯдакон садо баланд мекунад ва кӣ дар бораи мушкilotи имрӯзаи онҳо ҷизе меғӯяд.

Воқеан, мушоҳида намудам, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва баъзе созмонҳои ҷамъиятӣ нисбати рӯзи кӯдакон - офаридаҳои нозук таваҷҷуҳ зоҳир шуд. Хусусан, ҷорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, аз Душанбе сар карда то Исфараву Бохтар ҳокӣ аз он буданд, ки давлат харгиз уҳдадорихояшро назди кӯдакон - насли наврас фаромӯш накардааст. Насле, ки аз кулли аъзои ҷомеа таваҷҷуҳи бештар тақозо дорад. Зеро, бачаи инсон ягон маҳлуки дигар нест, ки очааш зодаву лесиди хушк қардан замон аз ҷой париди ҳезаду ба давутоз дарояд...

Шояд хонандаҳои кунҷкове ҳам ин замон пайдо шаванд, ки ба нутқи банди бо нигоҳи суолomez воқуниш қунанд. Медонам суоли онҳо ҷист. Меҳоҳанд пурсанд, ки бо қадом мақсаду ҳадаф забон ба тавсифи мақомоти давлатӣ гарм қардаам?

Дар ин ҳол, то он ки ҳодисаи нохуши санаи 3-юми июн руҳдодаро намуна наорам, наметавонам ба суоли хонанда посух диҳам. Ҳамон рӯз дар шабақаҳои интернетӣ наворе паҳш шуд, ки дар он шикастани истоҳи воситаҳои нақлиёт воқеъ дар қӯчаи А. Сино аз ҷониби ноқилигон инъикос ёфта буд.

(Давомаш дар саҳ. 6)

Ёълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

ҶАНГИ УКРАИНА ВА ҚАҲТӢ ДАР ҶАҲОН

Нигарони Амина Муҳаммад дар Душанбе

Амина Муҳаммад, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, ки ҷанги Украина масъалаи таъмини ғизоро дар ҷаҳон ба мушкил дучор кардааст. Вай ин ҳарфҳоро рӯзи 7-уми июн ҷангоми нишасти бахшида ба масъалаи об дар Душанбе баён дошт.

Украина яке аз кишварҳои асосии содиркунандаи гандум дар ҷаҳон аст. Аммо пас аз амалиёти низомии Русия имсол содироти гандум аз Украина ба мушкил дучор шудааст.

Хонум Амина Муҳаммад дар Душанбе ҳамчунин дар бораи мушкили таъмини об дар ҷаҳон суҳбат кард. Ӯ гуфт, ки "маҳдудияти дастрасӣ ба об нигарониҳои амикро ба миён овардааст".

Муовини дабири кулли СММ ба ҳифзи оқилонаи захираҳои табиӣ дар ҷаҳон даъват кард. Ӯ афзуд, ки соли оянда дар шаҳри Нью-Йорк як нишасти калон бахшида ба масъалаи об зери роҳбарии Тоҷикистон ва Нидерланд баргузор мешавад. Ин нишаст, ба гуфтаи Амина Муҳаммад, баъди 50 сол дубора баргузор хоҳад шуд.

Қаблан низ Майкл Фаҳрӣ, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид дар умури ҳаққи ғизо хушдор дод, ки таъхири бештар дар содироти ғалла аз Украина ва Русия метавонад



қаҳтӣ ва бухрони гуруснагиро дар бархе аз минтақаҳои ҷаҳон, монанди Яман ва Эфиопия ба миён орад.

Ба гузориши рӯзномаи "Guardian", тибқи омили Созмони Милали Муттаҳид, кишварҳое чун Эрон, Миср, Туркия ва Бангладеш 60 дарсад ғаллаи худро аз Русия ва Украина ворид мекунанд ва идомаи содироти ғалла аз ин кишварҳо, барои онҳо бисёр муҳим аст.

Дар ҳоли ҳозир ҳудуди сад киштии пур аз ғалладона дар Баҳри Сиёҳ банд мондаанд ва содироти ғалла аз Украина тариқи Баҳри Сиёҳ қатъ шудааст.

Шӯрои байналмилалӣ ғалладона, қароргоҳаш дар Лондон низ гузориш додааст, ки роҳҳои алтернативӣ барои

содироти ғалла аз Украина, аз ҷумла роҳи оҳан дар ғарби ин кишвар маҳдуд хастанд ва содироти ғаллаи Украина дар соли ҷорӣ ба ҳудуди 48 миллион тонна коҳиш хоҳад ёфт.

Ин Шӯро моҳи гузашта пешбинӣ карда буд, ки Украина метавонад ҳудуди 63 миллион тонна ғалла содир кунад.

Дар Русия низ содироти ғалладона оғоз шудааст. Вале ҷорӣ шудани таҳримҳои саҳти Ғарб алайҳи Русия доманаи содиротро маҳдуд кардааст. Русия дар ҳоли ҳозир содироти ғалладона ба бархе кишварҳои Осиёи Миёнаро ба таври мавқат манъ кардааст.

Вазорати кишоварзии Русия рӯзи 26-уми апрел эълон кард, ки содироти ғалладонаро то 1-уми июл муваққатан

бозмедорад. Тасмими мазкур бар хилофи хушдорҳои созмонҳои байналмилалӣ гирифта шуд, ки аз кишварҳо даъват кардаанд занҷираи таъмини маводи ғизоро дар марҳилаи пандемияи Ковид-19 ҳалалдор накунад.

Украина низ пас аз ҳамлаи Русия содироти бархе навъҳои ғалладона, мисли чавдор, чав ва арзанро манъ кардааст.

Қаблан Сандуқи Байналмилалӣ Пул хушдор дода буд, ки афзоиши қимати маводи хӯрокворӣ ва энергӣ бар асари ҷанги Украина, мумкин аст боиси "нооромии иҷтимоӣ" дар Африқо шавад.

Украина ва Русия дар бозори рағғани растаниву ғалла ва чанд наъви дигари маҳсулоти кишоварзӣ саҳми зиёд доранд.



ТУРКИЯ ТАҒЙИРИ НОМ КАРД

Аз ин ба баъд расман номи Туркия на "Turkey", балки "Türkiye" шудааст. Қаблан ҳукумати ин кишвар ба СММ барои тағйири номи кишвар муроҷиат карда буд.

СММ дархости Туркияро дар бораи тағйир додани номи ҷумҳурӣ ба забонҳои хориҷӣ дар ҳуҷҷатҳои расмӣ қонун кард. Дар ин бора Стефан Дюжаррик, суҳангӯи дабири кулли СММ ба РИА "Новости" хабар дод.

ФАВТИ 32 ЖУРНАЛИСТ ДАР УКРАИНА

Аз оғози амалиёти низомии Русия дар қаламрави Украина 32 рӯзноманигор дар ин кишвар фавтидаанд. Дар ин бора рӯзи душанбе вазир фарҳанг ва сиёсати иттилоотии Украина Александр Ткаченко хабар дод.

Дар Украина рӯзи 6-уми июн ҳамчун Рӯзи рӯзноманигор таҷлил мешавад. Вазир дар шабақаҳои иҷтимоӣ навишт, рӯзноманигороне, ки дар шароити ҷангӣ фаъолият доранд, ғуёе "дар сафи аввали fronti иттилоотӣ мечанганд".

ҚИММАТӢ ДАР ЎЗБЕКИСТОН



Таҷрибаи хариди гандум аз деҳқонон бо қимати бозор боиси гаронии на танҳо орду "хлеб", балки дигар маҳсулот гардид.

Шуруъ аз 1-уми июн қимати "хлеб" дар мағозаҳои шаҳри Тошканди Ўзбекистон аз 1600 сўм ба 2800 сўм расид. Ба ин тартиб, "хлеб" якбора 80 дарсад гарон шуд. Ба дунболи он дигар наъви маҳсулоте, ки аз орд омода мешаванд, 30-40 дарсад гарон шуд.

Ҳамакнун кишоварзон дар Ўзбекистон як кило гандумро 3 ҳазор сўм (муодили 0,27 доллар) мефурӯшанд. Дар ҳоле, ки соли гузашта гандум дар Ўзбекистон 1850 сўм харидуфурӯш мешуд.



ҚАЗОҚИСТОН ДИГАР ЭЛБАСИ НАДОРАД!

Рӯзи якшанбе, 5-уми июн дар Қазоқистон раъйдихӣ оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни асосӣ баргузор шуд.

Дар воқеъ, сеяки қонуни асосии кишвар таҳрир шуд, ба 31 модда 56 тағйирот ворид гардида, 2 моддаи нав ба миён омад. Аммо овоздихӣ на барои ҳар як ислоҳ алоҳида, балки барои тамоми маҷмуа якбора сурат гирифт. Дар натиҷа, 77 дарсади қазоқистониён ҳамчун қонибдор овоз доданд.

Тағйироти ҷиддӣ ин аст, ки дар таҳрири нав мақоми «Президенти аввал» ва «Элбаси» (Пешвои миллат) қомилан ҳазф карда шудааст. Пас аз ворид шудани ислоҳот, раисҷумҳури нахустин Нурсултон Назарбаев аксари имтиёзҳои шахсии бар асоси қонуни конституционӣ дар бораи президенти нахустини кишвар ба даст овардашро аз даст медиҳад. Гузашта аз ин, бисёре аз "меъёрҳои президентии назарбаевӣ" таҳрир карда мешаванд.

БА ПУТИН ГӢШ ДЕҲ!

Тавсияи фаронсавиро ба Макрон

Хонандагони рӯзномаи "Le Figaro"-и Фаронса аз президенти ин кишвар Эммануэл Макрон дархост намудаанд, ки ба ҳарфҳои Зеленский кам аҳамият дода, ба Путин эътиمود кунад.

Дар мусоҳиба бо рӯзномаи Ouest France Макрон гуфт, Русия набояд таҳқир шавад, зеро рӯзе фаро мерасад, ки ҳамкорӣ бо он бояд аз сар гирифта шавад.

"Ба назари ман, ин дуруст аст, таҳқир кардани Русия беақлӣ аст ва пеш аз ҳама, таҳрик додани он хеле хатарнок аст,

чунон ки мо бо ҷалби Украина ба НАТО машғулем",- иброз дошт яке аз корбарони вебсайти нашрия.

"Беҳтар аст, ки бо Путин иттифок баст, на бо Зеленский. Ҳадди ақал чизе барои фурӯш дорад ва Фаронсаро хафа намекунад",- навиштааст корбари дигар.

Қаблан хонандагони маҷаллаи фаронсавӣ Le Figaro талаб карданд, ки Владимир Зеленский, раисҷумҳури Украина барои ҷиноят алайҳи мардуми осоишта дар Донбасс мучозот шавад.



ЛАГЕР БАРОИ ПУЛДОРОН

Хонандагон дар кучо истироҳат мекунанд?

Ҳар як падару модар орзу доранд, ки бо анҷом ёфтани соли таҳсил дар мавсими тобистон фарзандашонро ба лагерҳои фароғатӣ фиристанд, вале аз суҳбат бо аксари сокинони кишвар маълумамон шуд, ки на ҳама чунин имконро доранд.

Мушкилии Гулнигор

Гулнигор сокини шаҳри Душанбе аст. Имрӯзҳо, баъди анҷоми дарсҳои писараш, ба ташвиш афтадааст. Мегӯяд, ки имкон надорад кӯдаконашро ба лагер фиристанд.

“3 моҳи таътили тобистон фаро мерасад, дар ин гармои тоқатфарсо мехоҳам кӯдакам каме истироҳат кунад. Ба ягон лагери истироҳатӣ диҳам гуфта, хеле сустҷӯ кардам, вале мебинам, ки маблағаш хеле гарон аст”, - мегӯяд номбурда.

Мисли Гулнигор даҳҳо волидайн мехоҳанд, ки фарзандашонро ба лагери истироҳатӣ диҳанд, вале имкон надоранд.

Шуруъ аз 1-уми июни соли равон кулли лагерҳои пойтахт барои хонандагон қабулро оғоз мекунанд. Имсол фароғирии хонандагон ба лагерҳои истироҳатӣ чӣ гуна аст? Дар ин самт идораҳои дахлдор чӣ корхоро ба анҷом расониданд? Мо ин мавзӯро пайгирӣ намудем...

10 ҳазор нафар ба истироҳати ройгон мераванд

Феълан дар ҷумҳурии наздики 3 ҳазор лагери истироҳатгоҳҳои мавсимӣ барои кӯдакон фаъолият мекунанд.

Шуруъ аз 14-уми июн то 9-уми августи соли равон 10 ҳазору 352 нафар кӯдакону наврасони пойтахт ба истироҳатгоҳҳои тобистона фаро гирифта мешаванд. Дар ин бора қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба имзо расидааст.

Асомиддин Бобозода, сардори Раёсати муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе гуфтааст, ки аз ин шумора 4 ҳазору 192 кӯдак аз 37 мактаби пойтахт ба истироҳатгоҳҳои берунашарҳи



“Зимчурӯд”, “Гулхан”, “Шарора” ва “Орзу” дар ноҳияи Варзоб мераванд. Масъули раёсати муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумии Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе дар

4 ФАРЗАНД ДОРАМ. 10 ҲАЗОР СОМОНӢ ЛОЗИМ АСТ, КИ ОНҲОРО БА ЛАГЕР ФИРИСТАМ. АЛБАТТА, ЧУНИН ИМКОНРО НАДОРАМ. БИНОБАР ИН, БЕҲТАР АСТ, КИ ФАРЗАНДОНАМ ДАР ХОНА БОШАНД...



суҳбат ба “Тоҷикистон” гуфт, ки ҳоло дар ҷумҳурии 54 лагери истироҳатӣ берун аз шаҳр фаъолият мекунанд.

Барои 10 рӯз 1200 сомонӣ

Мо баҳри муқоиса бо чанд лагери ҷумҳурии дар тамос шуда, нарх ва шароити будубоши онҳоро фаҳмидем. Маълум шуд, ки лагерҳои “Фантазия”, “Шохин”, “Мадагаскар”, “Уқобча”, “Парвоз”, ки ҳамаи шароитро барои қабули мактаббачагон доранд, бар ивази хизматрасониашон

аз 1200 то 2000 сомонӣ барои як кӯдак маблағ талаб мекунанд.

“Шохин” яке аз лагерҳои машҳури хусусӣ барои мактаббачагон аст. Ин лагер барои кӯдакони аз синни 7 то 14-сола пешбинӣ шудааст. Тибқи иттилои масъулини ин лагер, шуруъ аз 16-уми июн қабули хонандагон оғоз мегардад. То моҳи сентябр, яъне то оғоз шудани дарсҳо дар 5 басти мектабонад хонандагонро қабул кунад. Нархи 10 рӯзи истироҳат дар ин лагер барои як нафар 1200 сомонӣ пешбинӣ шудааст.

Лагери “Уқобча”, ки дар вилояти Суғд яке аз номдортаринҳост, нархи нисбатан арзонтар дорад. Барои 10 рӯзи истироҳати як нафар дар ин лагер 700 сомонӣ пешбинӣ шудааст.

Аксари волидайн мегӯянд, ки онҳо имкони фиристодани фарзандонашонро ба фароғатгоҳҳо надоранд.

“4 фарзанд дорам. 10 ҳазор сомонӣ лозим аст, ки онҳоро ба лагер фиристам. Албатта, чунин имконро надорам. Бинобар ин, беҳтар аст, ки фарзандонам дар хона бошанд”, - мегӯяд Маъруф, як сокини шаҳри Душанбе.

Сарварой бошад, тобистон фарзандонашро ба деҳа мефиристанд: “Дар назди бибиву бобояшон истироҳат кунанд, дилам пур аст. Маблағи лагерро ба бобояш мефириستم, чизҳои нағз гирифта медиханд. Обу ҳавои деҳа тоза, меваву сабзавоти тару тоза барои кӯдаконамон фоида дорад”.

Шумо фарзандонатонро ба кучо мефиристед ва барои истироҳати онҳо аз бучети оилаатон чанд сомонӣ ҷудо кардаед?

Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА,
“Тоҷикистон”

КОТИБАИ ДИРЕКТОР ГУМОНБАР ДАР МАРГИ ХОНАНДАИ МАКТАБ

Мадинаи Аҳмад, ки дар пайи марги ноболиғ ва хонандаи мактаб Зиёдулло Розиков бо гумонбарӣ дар боздошт қарор дорад, 27-сола ва котибаи директор аст. Ба гуфтаи мақомот, ӯ хонандаи мактабро бо як бераҳмӣ махсус латукӯб карда, ба ҳалокат расонидааст.

Кормандони милитсия зодаи ноҳияи Кӯшонӣён, муваққатан истиқоматкунандаи кӯчаи Ваҳдати шаҳри Бохтар Мадинаи Аҳмад, соли таваллудаш 1995, котибаи директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и шаҳри Бохтарро бо гумони қасдан расонидани зарар ба саломатӣ, ки боиси марги хурдсол Розиков Зиёдулло, соли таваллудаш 2013, зодаи ноҳияи Данғара, муваққатан истиқоматкунандаи суроғи дар боло зикршуда, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и шаҳри Бохтар гашт, дастгир намудаанд.

27-уми майи соли равон Мадинаи Аҳмад дар манзили истиқомати ба иҷора гирифташ бо гумони аз дохили ҳамёнаш бе иҷозат гирифтани 200 сомонӣ ба ғазаб омада, хурдсол Розиков Зиёдуллоро бо истифода аз як адад миёнбанди мардона бо бераҳмӣ махсус латукӯб менамояд. Дар натиҷа марҳум ба саломатияш ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ гирифта, дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат мерасад.

Дар рафти тафтишот муайян карда шудааст, ки сабаби бо ҳамроҳии гумонбар Мадинаи Аҳмад истиқомат намудани марҳум Розиков 3. хоҳиши тағои марҳум ва шавҳаршавандаи гумонбар Мадинаи Аҳмад мебошад, ки аз соли 2021 ин ҷониб дар манзили иҷоравии дар боло зикршуда якҷо истиқомат мекарданд.

Ҳоло нисбат ба Мадинаи Аҳмад парвандаи ҷиноятӣ боз гардидааст.

Эълонҳои бештар дар



ARZON.TJ

БА ИСТИҚБОЛИ 25-СОЛАГИИ
ВАҲДАТИ МИЛЛӢ

БА КАЛБУЗ ШОХ МАДЕҲ!

Ё чӣ тавр “боевик”-и шинос
ба пешониам автомат гузошт

Ҳар замон чанд воқеаи ногувори дар солҳои 1992-1993 рухдода ба хотирам омада, азиятам медиҳанд. Баъзе ашхоси рӯйхунукро мебинаму алағда мешавам.

Он солҳо банда дар корхонаи ордбарории ноҳияи Ҳисор фаъолият доштам. Вазифаи ман таъминоти корхона бо қисмҳои эҳтиётӣ буд. Ҳар замон бо мошини ГАЗ-53-и корхона то ба сарҳади Ўзбекистон рафта, аз комбинати ордбарории ноҳияи Шӯрча қисмҳои эҳтиётӣ барои корхонаамон даркореиро меовардам. Аз он ҷо низ кормандон ба комбинати мо омада, қисмҳои эҳтиётӣ барояшон лозимаро гирифта мебарданд.

Ман аз маркази ноҳия 18 километр дур мезистам. Харакат мекардам, ки пагоҳии барвакт ба корхона расида равам. Он вақт дар ҳар ҷо дид-бонгоҳ бунёд карда буданд, ки “пост” мегуфтанд. Аз “Пости Фарҳод”, ки дар истгоҳи деҳаи Латтахорак қарор дошт, бемамоният гузаштам, чунки чанговар (“боевик”)-ҳои “Фарҳод” ҳама шинос буданд. Пас аз кор бегоҳӣ аз корхона соати 17 баромадам, бо сабукрави “Москвич”-и шахсиям ба шоҳроҳи Душанбе-Турсунзода омада, баъд ба гардиши дараи Алмосӣ тоб хӯрдм. Як “Жигули”-и сиёҳранг аз пушт меомад. Аз оинаи мошинам нигаристам, “боевик” дар сари чанбари мошин асту бо шитоб мошин меронад. Суръатро паст кардам, то ки ӯ аз мошини ман гузарад. Не, нагузашт. Мошинро тез рондам, ӯ низ суръатро афзуд. Дар дилам сиёҳие пайдо шуд. Ба вагон, ки пости боевикҳо ҳисоб меёфт, расидам. “Жигули” аз ман гузашту дар назди вагон истод ва қониби ман ишораи истодан кард. “Боевик”

аз мошиниаш берун шуду ба “боевик”-и ниғахбон фармон дод: “Тшательно проверяйт!”. Он ниғахбони автоматбадаст мошини маро пурра аз назар гузаронд. Ман аз мошиниам фурумада, ба он “боевик”-и автоматбадаст гуфтам: “Бародар, ман ҳар рӯз аз ин роҳ ба кор рафта меоям. Ягон гуноҳ надорам, дар мошиниам чизе нест”. Он командир ба ҷойи ҷавоб мили автоматашро қониби ман рост кард, аз тараф қариб буд либоси тағамро таркунам. Дар ҳамин ҳангом чизе ба хотираш фавран расид, ки зуд ба вагон даромад ва аз ин фурсати муносиб истифода бурда, ниғахбон маро ҷавоб дод. Хайрият, Худо мададгорам шуд. Он вақт чӣ гуна меҳостанд, фарзанди одамро ҷазо медоданд ва касе “ҷаро?” ва “барои чӣ?” гуфта наме-пурсид.

Он командире, ки маро паррондан хост, сокини ҳамсоядеҳа аст. Соли 1968 бо чанд нафар монтер симчӯб мешинонду сим-нокилҳо мекашид. Нағз мешиносамаш. Чанд бор ба хона даъват карда, дастархон кушодаам. Ба дасташ “Калашников” гирифтаасту маро намешиносад.

Солҳо гузаштанд. Сулҳу ваҳдат, ки мардум интизораш буданд, расид. Баъзан башараи хуноки он махлуқро мебинаму асабам вайрон мешавад. Дидан намехоҳам, вале беихтиёр назарам меафтаду “Рӯта Бовалӣ бинад” мегӯям.

Дар урфият мегӯянд: “Ба бедаст даст ва ба калбуз шох мадеҳ”. Худованд аҷру подоши ҳар бандаро мувофиқи амалаш медиҳад. Илоҳо, ҳамеша сулҳу ваҳдат пойдор бошад!

Шамсиддини ҚУДРАТ,
узви Иттифоқи
байналмилалии журналистон

ФУРҶИ
СУБҲИ
ДОНОӢ

Солҳои охир дар бораи ватандорӣ бисёр мегӯянду менависанд, вале ба назари банда, ифтихори ватандорӣ на аз суҳан, балки аз дониши амиқи таъриху фарҳанги миллат сарчашма мегирад.

Инсон танҳо ҳамоно вақт ба маънии тоҷаш миллати хешро мешиносад ва ба қадри ҷонбозиҳои фарзандони фарзонаи миллат дар роҳи пойдории давлат мерасад, ки роҳи дар тӯли таърих тайнамудаи миллати хешро бидонад ва аз ҷонбозиҳои фарзандони сарсупурдаи миллат пайи таҳкими давлат огоҳӣ дошта бошад.

Аз ин нигоҳ, нақши китоб дар тарбияи насли ҷавон дар руҳияи ватандӯстию механпарварӣ ва дар шуури мағзу қалби онҳо ҷой намулдани ифтихори ватандорӣ хеле бузург аст. Беҳуда нагуфтаанд:

*Фурӯғи субҳи доноӣ
китоб аст,
Аниси кунҷи танҳоӣ
китоб аст!*

Китоб роҳи инсонро мунаввар намуда, натавонад асрори илму донишро барои мо мекушояд, балки достони ҷонбозиҳо ва пайкори аҷлодонии сарафрозамонро ба хотири Ватан бозгӯ намуда, дар дили шахс ҳисси ифтихорро ба вуҷуд меорад ва ба пайравӣ намулдани ба эшон водор месозад. Аз ҳамин хотир, пеш аз ҳама волидон ва баъдан омӯзгорон дар мактаб бояд ҳамеша бар он талош намоянд, ки шавқу завқи китобхонию дар дили кӯдакону наврасон бедор созанд, зеро китоб бехтарин муаллим буда, одамро ба маънии тоҷаш одам мекунад. Бачаҳо аз китоб дар баробари дониш омӯختан шеваи одамгариро низ ёд мегиранд ва хубро аз бад, сиёҳро аз сафед ва хайрро аз шар фарқ мекардагӣ мешаванд.

Бинобар ин, бояд роҳу воситаҳои гуногуни шавқмандсозиро истифода бурда, кӯдакону наврасонро ба хондани китобҳои электронӣ ва истифода бурдан аз телефон ва компютер ҳамчун маҳзани дониш талқин намоем. Дар ин росто баргузорию озмуни ҷумҳуриявӣ “Фурӯғи субҳи доноӣ” қадами устуворе буд.

Мавзуна БОБИЕВА,
омӯзгори МТМУ №50-и
ноҳияи Варзоб

614 ТИЛЛОШӢ
ДАР ХОВАЛИНГ

Дар давоми як соли охир 628 нафар барои коркарди тилло дар қадобаи Шугнов ба Раёсати молияи ноҳия ариза пешниҳод намуда буданд.



614 нафари онҳо соҳиби иҷозатнома шуда, айни замон дар ин ҷо машғули тиллошӯианд. Аз ҳисоби онҳо ба ҳазинаи давлат қариб 120 ҳазор сомонӣ барои иҷозатномагирӣ ворид гардид. Тиллоҷӯён бозёфтхояшонро дар ҷояш бо пули нақд иваз карда, ба рӯзгори хонаводаашон беҳбудӣ меоранд. Сафи тил-

лоҷӯён дар ин мавзӯе қариб ду баробар афзуд.

Нурулло ҲАСАНОВ,
рӯзноманигор

4 ОСОРХОНА ДАР ЯК НОҲӢЯ



Балҷувон дар минтақаи Кӯлоб ягона ноҳияест, ки чор осорхона дорад: осорхонаи марказии ноҳия, ки порсолонро Сарвари давлат ифтитоҳ бахшид, осорхонаи ба номи қаҳрамон Саидқул Турдиев, осорхонаи кишваршиносии Сарихосор, осорхонаи Мири Балҷувон.

Дар як ҳуди осорхонаи марказии ноҳия дар як муддати кӯтоҳ қариб 3 ҳазор нигораҳои

асрҳои сангину биринҷӣ ва мийна гирдоварӣ карда шудаанд. Ба қариб 40 нигораҳои ба сарулибос, яроқҳои ҷангии асрҳои 6-5-и пеш аз мелод тааллуқдошта ба ин ҷо ворид карда шуданд.

Дар назар аст, ки чор осорхонаи дар боло зикргардида ба Мучтамаи ягонаи осорхонаи марказӣ муттаҳид гардониди мешаванд.

Н. ҲАСАНОВ

КӢДАК

(Аввалаш дар саҳ.3)

Раёсати ВКД дар шаҳри Душанбе баъди ҷорабиниҳои февраль-ҷустуҷӯӣ муайян кард, ки ноболиғони мазкур хонандагони синфи 7-и Литсейи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе будаанд. Онҳо баъди баромадан аз муассисаи таълимӣ бо мақсади худнамоӣ таъягоҳи истгоҳи воситаҳои нақлиётро шикастаанд.

Акнун, хонандагоне, ки ба ман эрод мегиранд, лутфан бигӯянд, бо ин тоифаи ба ном «хонандагони болаёқат» чӣ бояд кард? Магар онҳо лоқи сарзаниш нестанд? Магар волидони онҳо ва масъулини литсей ақаллан аз номи ин муассисаи машҳур шарм намекунанд? Ё барои ин «вандализм», эъ, мебахшед, «қаҳрамонияшон» ба онҳо ва падару

модаронашону роҳбарияти литсей медалу ифтихорнома диҳем!?

Аслан, ман ҳам қаблан фикр мекардам, ки ҳамин Конуни ҚТ “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” бори гарони падару модаронро боз ҳам вазнинтар мекунаду зарурат надорад. Албатта, бо фикри он, ки бе мавҷудияти конун ҳам волидон барои тарбияи фарзандонашон масъуланд ва бехтарин конун таваҷҷуҳи онҳост, ки ҳатто аз дастуралмалҳои Парижу санаду эълонияҳои СММ бояд як қадам пеш истад. Аммо, бори дигар эътимодам қавӣ шуд, ки ин конун лозим будааст. На барои ҳама, барои оилаҳое, ки гапи шавҳар ба занаш намегузарад ва гапи зан ба фарзанд! Боқӣ, касе гап дорад, гап занад!

ЭЛЕКТРОМОБИЛ ДАР ДУШАНБЕ

Камхарч, аммо гарон

ИМРӢЗҲО ДАР КӢЧАҲОИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ МОШИНҲО-ЕРО МЕБИНем, ки бо қувваи барқ ҳаракат мекунанд. ҲАРЧАНД ҲОЛО ТЕЪДОДИ КА-МАНД, АММО МАСЪУЛИН ТАЛОШ ДОРАНД, ки бо назардошти талаботи мардум ва қимати сӯзишворӣ ин гуна мошинҳоро бештар кунанд. БАРОИ БИСЁРИҲО АҶИБ АСТ, ки мошинҳои барқӣ чӣ гуна ҳаракат мекунанд? То кучо ҳароҷоти кам доранд аз нигоҳи техникӣ БЕХАТАРАНД?



фода намешавад. Намояндаи ширкат бо итминон мегӯяд, ки агар 300 км бо газ ё бензин ҳисоби карда шавад, аз 270 сомони бештар мешавад.

Дар шароити гаронии нархи сӯзишворӣ ин наъви мошинҳо барои Тоҷикистон муфиданд. Чунки қувваи барқ ин ҷо нисбатан арзон аст.

Вале як чиз аҷиб аст. Дар ростии вуруди мошинҳои барқӣ ба Тоҷикистон, ронандагон пайдо шуданд, ки табилии мошинҳои худро бо қувваи барқ таҷриба мекунанд. Масалан, Илҳом Дониёров аз шаҳри Турсунзода мошини “Тико”-ро бо қувваи барқ таҷриба кард.

У мошинашро ба электро-мобил табдил дода, ҳарчи мо-

Бо 10 сомони аз Душанбе то Хучанд

Ҳамагӣ чанд моҳ шудааст, ки дар Душанбе мошинҳои электрикӣ истифода мешаванд. Бори аввал 10-уми январ соли равон дар шаҳри Душанбе 8 адад электро-мобили тамғаи Volkswagen E-Lavada мавриди истифода қарор гирифт. Мутахассисон бар ин назаранд, ки мошинҳои тавассути қувваи барқ ҳаракаткунанда қулай ва хеле камхарч мебошанд. Асосан, ин намуди хизматрасониҳо ширкати «Як таксӣ» дар шаҳри Душанбе амалӣ намуда истодааст. Ҳоло ширкат 20 электро-мобили «BYD E2»-ро низ вориди Душанбе намудааст. Дар назар аст, ки то охири сол қариб 100 адад мошини дигар низ вориди пойтахт гарданд.

Руслан Сарбоззода, сардори шӯъбаи маркетинги «Як таксӣ» ба ин бовар аст, ки хизматрасониҳои техникӣ ва нигохдории электро-мобилҳо дар муқоиса бо нақлиёти бо-



намуди дигари сӯзишворӣ фаъолияткунанда арзиши камтар талаб менамояд. Инчунин, ҳангоми истифода ва ё хизматрасонӣ ба мусофирон дар шаҳр интиқолдиҳии бемамониат, сатҳи пасти садо ва сафари бароҳат муҳайё менамояд.

Ширкат нақша дорад, ки ояндаи наздик дар тамоми қаламрави мамлакат шабакаи нуктаҳои пуркунии захираи барқ қорӣ намояд. Дар ҳудуди корхона нуктаи якуми барқ-

он метавонад ду мошинро дар як вақт бо нерӯи барқ таъмин намояд.

«BYD E2 дорои батареяи 47 киловатт-соата буда, метавонад бо як захира тақрибан 410 километр масофаро тай кунад. Автомобилро метавон дар хона низ бо нерӯи барқ таъмин намуд. Дар ин ҳолат барои захираи пураи барқ тақрибан 6 соат вақт зарур аст, ки арзиши он қариб 10 сомони мешавад. Яъне бо қувваи барқ арзишаш 10

дихӣ гузошта шудааст, ки

сомони метавон аз Душанбе то Хучанди Исфара сафар намуд», - мегӯяд Руслан Сарбоззода.

Автомобилҳои батареашон аз 30 то 47 киловатт дар 40-45 дақиқа ва батареашон аз 40 то 87 киловатт дар 1,5 соат қувва гирифта, бо ин мошин метавон то 600-700 километр масофаро тай кард.

Батареяи зарфияташ 30-47 киловатт дар нуктаҳои зудпурункунанда 20-30 сомони ва батареяҳои зарфияташон бештар 40-45 сомони арзиш доранд. Батареяҳои ин модел 1,2 млн км қафолат дошта, аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолкунанда ба онҳо аз 5 то 10 сол қафолат дода шудааст.

шинро дар 100 км аз 60 сомони ба 4 сомони расонид. Ӯ барои табдили нақлиёти хеш ба электро-мобил 25 ҳазор сомони харч намудааст. Моҳи январ соли равон мошини тамғаи “Тико”-яшро, ки 10 ҳазор сомони арзиш дорад, аккумулятор насб намуда, ба электро-мобил табдил дод.

Насби аккумулятори барқӣ 1 моҳ тӯл кашидааст. Илҳом қисмҳои эҳтиётӣро, ки барои мошини бо сӯзишворӣ ҳаракаткунанда лозим буд, берун карда, аз вазни мошини худди 250 кг кам кардааст.

Илҳом қаблан устои таҷхизоти маишӣ будааст: “То соли 2018 ман ба таъмири кондитсионер, яхдон ва ашӯҳои дигари маишӣ машғул будам. Аз замони таъсиси хоҷагии деҳқонии “Муродчон ота” ба боғдорӣ пардохтам”.

Илҳом дар мошинҳои боркаш низ аккумулятор насб карданист, то ин ки боркашониро дар хоҷагӣ камхарчу осон намояд. Баъди ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳунари Дониёр бисёриҳо офарин ҳам хонданд.

Вале то кучо мошинҳои барқӣ аз нигоҳи беҳатарӣ таъминанд, назари дигар меҳодад. Дар матлабҳои дигар пайгирӣ хоҳем кард.

ИЛҲОМ ДОНИЁРОВ 25 ҲАЗОР СОМОНӢ МАСРАФ КАРДА, “ТИКО”-И ХУДРО БА ЭЛЕКТРОМОБИЛ ТАБДИЛ ДОД. БА ИН ВАСИЛА Ӯ ХАРҶИ МОШИНАШРО ДАР 100 КМ АЗ 60 СОМОНӢ БА 4 СОМОНӢ ФАРОВАРД. ЯӢНЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛ КАМХАРЧ ҲАМ БОШАД, БА ҲАМАИ СОКИНОН ДАСТРАС НЕСТ.



**Mercedes-Benz
C-Класс, 1998**

79 000 сомони

Сайт объявлений

ARZON.TJ



Объявление можно увидеть
отсканировав QR код.



www.arzon.tj
Посетите наш сайт



Больше информации
по номеру
(+992) 000-88-29-18

Мошини камхарч, аммо гарон

Аммо ба назари ронандагон, арзиши мошинҳои бо қувваи барқ ҳаракаткунанда хеле гарон аст. Аз ин ҷиҳат, ҳоло ронандагон ба он камтар тавачҷух мекунанд. Зимни як намоишгоҳ, ки чанде пеш дар “Кохи Борбад” намунаи мошинҳои бо қувваи барқ ҳаракаткунанда ба маърази мардум гузошта шуд, нархи он 22900 доллар будааст. Ҳамагӣ 3 сол қафолат дошта, бо дар ним соат ба маблағи 25-30 сомони қувва гирифтанд, мошин 300 километр ҳаракат хоҳад кард. Масъуле дар суҳбат гуфт, ки дар ин наъви мошинҳо аслан равағи исти-

Усмон
РАҲИМЗОДА,
rahimzoda@pressa.tj



Ҳасан Ғафуров, мутаассифона, бо амри тақдир маҳдудияти ҷисмонӣ дошта, аз як даст маҳрум таваллуд шудааст, вале ин амр пеши роҳи ӯро гирифта натавонист. Феълан ӯ яке аз муваффақтарин варзишгарони кишвар аст. Сарнавишти Ҳасан Ғафурови наврас барои ҳазорон нафар метавонад намуна бошад.

Хонандаи синфи 5, МТМУ №10, деҳаи Тоҷикобод, ноҳияи Ҷ. Расулов Ҳасан Ғафуров дар ҳақиқат лоиқи ситоиш ва ғамхорию дастгирист.

Аз хурдсолӣ ба варзиш меҳри беандоза дорад ва дар



МАҲРУМИЯТ АЗ ЯК ДАСТ ПЕШИ РОҲАШРО НАГИРИФТ!



муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишӣ оид ба намунаҳои ғуштини Кохи варзишӣ «Ланглиф» бо азви қавӣ машқ намуда, нозукиҳои ғуштинро меомӯзад. Аз тақдир дилшикаста нест, руҳафтадагиро намепазирад, ғайрати беандоза ва аз ҳама муҳимаш, ба худ боварии комил дорад, нисбати худ сирталаб аст. Нафарест ситорагарму меҳрубон. Умеду эътиқод ва кӯшиши зиёд ба ӯ имконият дод, ки ба дастовардҳои шоиста ноил гардад. Заминаи устувору боэътимод, нерӯи пурқувват, сайқал додани маҳорату истеъдоди худодод, кафқӯбиҳои самимона ва умеди муҳлисони сершумора ба ӯ дари муваффақиятҳои назар-

расро боз намуд. Соли 2017 дар мусобиқаи байни мактабҳои варзишӣ ноҳия дар вазни 21 кг бо ҷолокию пурқувватӣ ва истеъдоди хайратовар 4 рақибашро шикаст дода, сазовори ҷои 1-ум гашт.

Аввалин мусобиқа ва аввалин ғолибият ӯро руҳбаланд намуд. Минбаъд аз соли 2018 инҷониб дар ҳамаи мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар намуди ғуштини миллӣ ва ҷудо ғолиб гашта, соҳиби 25 медали тилло, 3 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ гаштааст. Соли 2018 дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ўзбекистон дар вазни 21 кг дар намуди ғуштини ҷудо медали

тиллоро ба даст оварда, ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ гашт. Боиси ифтихор аст, ки соли 2019 дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон аз намуди ҷудо дар вазни 21 кг дар байни наврасон сазовори медали тилло ва ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ гашт. Вақте ки ба гардани ӯ медали тиллоро овехтанд, муҳлисони сершумора, варзишгарони ҷумҳуриявӣ собиқ Иттифоқи Шӯравӣ, ҳатто рақибонаш ва тамошобинон барои истеъдоди нотакрор ва маҳорати бекиёсаш ба эҳтироми ӯ рост истода, самимона кафқӯбӣ намуданд, офаринаш мегуфтанд, қоиладардари ҷудо дар хайрат. Хунаринамоии волеи Ҳасанпахлавон ҳар як тамошобинро ба вачд меорад ва кас ба ҳулосае меояд, ки Худованд ӯро маҳз барои ғуштингарӣ офаридааст. Ӯ орзу дорад, ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, байналмилалӣ ва Олимпиада ғолиб ояд, Тоҷикистонро ба таври шоиста муаррифӣ намояд, Парчами Тоҷикистон баланд бардошта шавад ва Суруди миллии Тоҷикистон садо диҳад. Барои амалӣ гаштани ин орзу ҳамаи имконият ва шароити мусоид муҳайё аст. Ба ӯ барор меҳроҳем!

Қурбон ҚУРБОНОВ,
шоир, узви Иттифоқи
журналистони Тоҷикистон



“ТОҶИКИСТОН” ВА “ОИЛА”

- серхонандатарин
нашрияҳои кишвар

Дар як пурсиш, ки байни аҳолии Тоҷикистон моҳҳои январ ва феврал соли равон гузаштааст, ҳафтаномаҳои “Тоҷикистон” ва “Оила” миёни нашрияҳои мустақил серхонандатарин доништа шудаанд.

Натиҷаи ин раддабандӣ дар Душанбе таҳти унвони «Афзалиятҳои расонавии аҳолии Тоҷикистон: ТВ, радио, нашрияҳои ҷопӣ, сомонҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо» натиҷагирӣ гардид. Дар маҷмӯъ, дар доираи тадқиқот зиёда аз 2,5 ҳазор посухдиҳандагон аз тамоми ғушаҳои ҷумҳурии ширкат намудаанд.

Лоихаи тадқиқоти сомонҳои ҷамъиятии «Машварати расонавӣ», «Маркази тадқиқоти сотсиологӣ «Зеркало» ва Вазорати фарҳанги ҶТ, ки аз ҷониби Сафорати ИМА дар Тоҷикистон маблағгузорӣ шудааст, анҷом додаанд.

дар тамоми ҷаҳон тамоюлоти навро ҷорӣ намуданд, ки феълан омӯхта нашудаанд. Аз ин рӯ, як қисмати ин тадқиқот ба муайян кардани дараҷаи гузариши аҳолии Тоҷикистон ба фанновариҳои нав бахшида шудааст. Дар айни замон тафовути баъзе навиҳои ВАО хеле тағйир ёфтааст.

«Тадқиқот нишон дод, ки аҳолии Тоҷикистон ба таври мунтазам ба фанновариҳои нав мегузарад, - суҳбатро идома дод директори Маркази тадқиқоти сотсиологӣ «Зеркало» Қаҳрамон Бақозода. - Афзоиши ҳиссаи корбарони интернет ба амал омада истодааст, ҳарчанд ин суръат дар киёс бо кишварҳои ҳамсоя баланд нест, бо вучуди ин дигаргунӣ назаррасанд. Пеш аз ҳама, ин ба воридшавии ноқофии интернет ба кишвар ва арзиши баланди он вобаста аст. Аммо яке аз сабабҳои асосии инро мо дар он мебинем, ки густариши фаъолнокии иқтисодии



Ҳадафи тадқиқоти мазкур муайян кардани афзалиятҳои расонавии аҳолии кишвар мебошад. Яъне, шахрвандони кишвар ба дидану шунидан ва хондани кадом расонаҳои ватанӣ бартарӣ медиҳанд?

«Тадқиқоти мазкур бори сеюм баргузори карда мешавад, - изҳор намуд директори ТҶ «Машварати расонавӣ» Набӣ Юсупов. - Солҳои 2018 ва 2019 мо аллакай ин гуна тадқиқоти баргузори карда будем. Дар тадқиқоти нав мо на танҳо аз сатҳи афзалиятҳо ба ин ё он ВАО огоҳ шудем, балки додаҳои соли гузаштаву имсолро муқоиса карда, муайян намудем, ки вазъ то кадом андоза тағйир ёфтааст. Тадқиқот на танҳо ВАО-и анъанавӣ, балки абзорҳои нави дастрасии иттилоъ - интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо низ фаро гирифтааст».

Инчунин, Н. Юсупов қайд кард, ки фанновариҳои нав

аҳолии қофӣ нест ва фаъолияти ҷаҳонӣ, ки барои сокинон даромад меорад, хусусияти маҳдуд ва анъанавӣ дорад».

Пажӯҳишгарон таъкид мекунанд, ки ҷавонон дар истифодаи Интернет хеле пешрафтагарида мебошанд, ҳарчанд ки ин кор бештар бо ҳадафи фароғат сурат мегирад. Истифодаи ВАО дар шабакаҳои иҷтимоӣ чандин маротиба афзоиш ёфтааст. Иқтисоди мессенҷерҳо бештар ошкор шудааст. Гуфтан мумкин аст, ки дар айни замон мо шохиди раванди дигаргунсозии босифат дар соҳаи ВАО ҳастем.

Бобоҷони НЕЪМАТУЛЛО

PRESSA.TJ
СОМОНАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН
**ХАБАРҲОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҲОН**

Ҳомид Маҷидов:

БОЗГАШТ БА ХАТИ АРАБӢ МАРДУМРО БЕСАВОД МЕКУНАД!

Қарор буд бо забоншиноси маъруф, профессор Ҳомид Маҷидов, ки ҳафтаи равон 85-сола мешаванд, доир ба рӯзгорашон ва вазъи забони тоҷикӣ суҳбат кунем, вале домани суҳбати мо аз он ҷӣ дар нақша буд, фаротар рафт.

“Чаққонолимон”

- Ҳомид Маҷидович, мавлудатон муборак!

- Ташаккур. Сипос, ки ба аёдати ман омадед.

- Ин санаи умрро чӣ тавр пешвоз мегиред?

- Чун ҳамеша дар фикри илму аз пайи иҷрои корҳои нотаом. Пирӣ ҳам махсусиятҳои худро дорад, гоҳе баҳол хастеду гоҳе не. Вале бояд гӯям, касоне, ки ба кори илмӣ машғул хастанд, дертар пир мешаванд. Ман ҳам аз шумули чунин инсонҳоям. Вакте одам сари кор мешинад, нӯги калобаро ба даст мегирад ва гиреҳи як муамморо кушодани мешавад, пириро фаромӯш мекунад. Банда ханӯз ҳам машғули корҳои илмӣ хастам. Таҳқиқоти асосиамро дар самти фразеология идома дода истодаам. Ҳамчунин, чанд соли охир ба таҳқиқи этимологияи калимаҳо машғулам. Дарс намедихам, вале аз донишгоҳ дур нестам. Дар факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессори мушовир хастам. Узви шӯроҳои дифои рисолаҳои номзадӣ докторӣ низ мебошам. Дар вақти зарурат рафта меоям. Ба шогирдонам роҳнамоӣ мекунам. Дирӯз як шогирдам рисолаи номзадӣ химоя кард.

- То имрӯз чанд номзад ва доктори илм тайёр кардед?

- 10 шогирдам имрӯз номзади илм хастанд. 2 нафар аз онҳо дар арафаи дифои рисолаи докторӣ. Ростӣ, ман мисли баъзе аз “роҳбарони ҷаққон” 40-50 шогирд надорам ва барои ин талош ҳам накардаам. Шогирдони ман 7-8 сол меҳнат карда, номзади илм мешаванд. Ман барои шогирдон мавзӯҳои хеле мушқил медихам.

- Феълан дифои рисолаи номзадӣ дар бахши филология, бахусус забоншиносӣ хеле осон шудааст. Одитарин мавзӯро, ки дар доираи як мақола ҳал кардан имкон дорад, рисолаи номзадӣ мекунад. Барои мисол, истифодаи ким-кадом вожа дар фалон асар. Ба ин гуна корҳо чӣ хел баҳо медиҳед?

- Бале. Бо шумо мувофиқ



ХАТИ АРАБӢ КАМБУДИҲОИ ЗИЁД ДОРАД. АГАР МО БА ИН ХАТ БАРГАРДЕМ, БО ҲАМА КАМБУДИҲОЯШ БАРМЕГАРДЕМ. ОНРО ТАҒЙИР ВА ТАКМИЛ ДОДА НАМЕТАВОНЕМ. ЗЕРО ОН ХАТИ “ҚУРӢОН” АСТ.

хастам. Сабаб дар он аст, ки солҳои охир назорат аз болои корҳои илмӣ нест. Албатта, рисолаҳо дар назди кафедраву донишгоҳҳо ва шӯроҳои илмӣ муҳокима мешаванд, вале ҳуди мавзӯ қаблан баррасӣ намешавад. Холо роҳбари илмӣ ё ҳуди унвонҷӯ ҳар мавзӯро пешниҳод мекунад, муҳокима нашуда, тасдиқ мешавад. Солҳои Шӯравӣ дар назди Академияи илмҳо як таъкилот буд - Координатсияи корҳои илмӣ. Холо барои мо як ниҳоди муттамарказе лозим аст, ки корҳои илмиро ба ҳисоб гирифта, иҷрои онҳоро назорат кунад, то ки ҳар хел мавзӯҳои пуч роҳ набанд. Албатта, ҳозир як институт ҳаст, вале кори иҷрошударо ба қайд мегирад. Моро зарур аст, ки кори илмӣ аз оғоз назорат шавад. Холо баъзан мешавад, ки кори илмӣ дубл мешавад. Як мавзӯро ду кас таҳқиқ мекунад. Барои мисол, дар ҳамаи чанд муддати охир оид ба калимаҳои арабӣ дар “Наводир-ул-вақоъ” ду кор навишта шуд, яке дар Душанбе, дигаре дар Хучанд. Касе ин ду муҳаққиқро ҷеғ зада муҳокима накард, ҳар ду кор химоя шуд.

- Умуман, сатҳи илми забоншиносиро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед?

- Пажухишхое, ки то имрӯз дар забоншиносӣ сурат гирифтанд, тадқиқотҳои аввалин мебошанд. Зеро мо дар гузашта илми забоншиносӣ надоштем.

Албатта, гузаштагони мо оид ба забон рисолаҳо навиштаанд, вале илми системанок набуд. Дар “Ёддоштҳо” устод Садриддин Айни менависанд, ки дар мадрасаи Бухоро забони арабиро 19 сол меомӯхтанд, вале забони модариро не. Мо ба таҳқиқи забон 100 соли охир шуруъ кардем. Бинобар ин, паҳлуҳои муҳталифи он ханӯз таҳқиқ нашудааст. Дигар ин ки, то охири солҳои 30-юм забони мо забони форсӣ буд. Баъдан, он номи тоҷикиро гирифт. Мустақил шуд. Бинобар ин, ханӯз масъалаҳои муҳим ва муҳталиф омӯхта нашудаанд. Барои мисол, забони адабии гуфтугӯи мо таҳқиқ нашудааст. Бинобар ин, таҳқиқот бояд ҷиддӣ ва пайваста бошад.

Тоҷикӣ, форсӣ ё дарӣ?

- Шумо дар бораи номи забонамон ишора кардед, ки солҳост атрофи он баҳс мекунем. Ба андешаи шумо, забони мо чӣ ном дорад: форсӣ, дарӣ ё тоҷикӣ?

- Забони тоҷикӣ яке аз гунаҳои форсии классикӣ аст. Форсӣ, ки дар ибтидо дарӣ ном дошт ва то соли 1920 дар аксари манотиқи дунё хизмат мекард. Вакте низоми ҷаҳон тағйир ёфт ва мо соҳиби давлат шудем, забонро тоҷикӣ номидем, чунки инҷо зарурат буд ва дуруст ҳам кардем. Забон бояд ба давлату миллат хизмат кунад. Агар номи забонамон

тоҷикӣ набошад, он ҷӣ гуна ба давлати Тоҷикистон хизмат мекунад?! Вале дар солҳои 30 ва 40-ум забони тоҷикии мо забони кӯчагӣ ва забони хона шуд...

- Сабаб чӣ буд?

- Охири солҳои 30-юм қароре баромад, ки забони русӣ дар тамоми мамлакат ҳамчун забони давлатӣ дарс дода шавад. Ана ҳамаи қоида дар Тоҷикистон бо шеваи бисёр дағал ҷорӣ шуд. Дар ҳамаи рағанд, “маъракаи” соддакунии забон шуруъ гардид. Ин қорро ҳуди тоҷикҳо карданд. Даре нагузашта, солҳои 40-ум алифбо дигар шуд. Баъди солҳои 40-ум муҳочирати русзабонҳо ба Тоҷикистон афзоиш ёфт. Ҳамаи тавр, мавқеи забони тоҷикӣ коста шуд. Душанбе чанд даҳсола шаҳри русзабонҳо буд.

- Оё ин барномаи тарҳрезӣ шуда буд ё рағанди табиӣ?

- Ё ҳар ду. Мутаассифона, ин рағанд на танҳо ба забон латма зад, балки мавқеи тоҷиконро дар хонашон танг кард. Ҳамаи солҳо вақте ба автобусҳо мебаромадем, ҳама рус буданд. Ҳатто ба мо тоҷикҳо назарногирона нигоҳ мекарданд. Баъзе рӯйро ба таҳқиқ ҳам мекарданд. Солҳои 60 ва 70 чунин ҳодисаҳо зиёд шуданд. Мӯйсафеди тоҷик он солҳо “бабай” ном гирифт ва занони русзабон “бабайку отдам” гуфта, кӯдаконашонро метарсониданд. Як воқеаро нақл мекунам. Солҳои

60-ум мо - муаллимони ҷавон нишаста будем, ки профессор Шарифҷон Ҳусейнзода, ки аллакай калонсол буданд, ба кафедра даромаданд. Он солҳо корпуси мо дар назди бозори “Шоҳмансур” буд. Муаллим аз дар даромадан замон гиристанд. Сабаб пурсидем. Гуфтанд, ки дар кӯча маро як зани рус таҳқиқ кард, ба фарзандаш нишон дода, “бабайку отдам” гуфта, ўро тарсонидани шуд. Яъне мавқеи тоҷикон аз ҳар ҷиҳат танг буд. Пӯшида нест, ки дар вазифаҳои масъул ва дар корҳои даромаддор намоёндагони миллатҳои дигар кор мекарданд. Аз миёни тоҷикон кадрҳои соҳаҳои техникаӣ, геология ва ғайра камтар омода карда мешуд. Аксари муҳандисон, коркунони соҳаи маишӣ, хизматрасонӣ аз дигар миллатҳо буданд. Ман ба ин васила соҳи Шӯравиро танқид кардани нестам, аммо воқеият чунин буд...

Бедорие, ки аз Бердиева оғоз шуд

- Дар чунин шаронти душвор чӣ тавр дар солҳои 80-ум бедории фикрӣ ва вучуд омад?

- Бедории фикрӣ дар Тоҷикистон барвақт сар шуда буд. Солҳои 60-ум, вақте Бӯринисо Бердиева сармуҳаррири “Маориф ва маданият” таъйин шуд. Устодони факултаи филологияи мо дар ин рағанд ғайл буданд. “Маориф ва маданият” дарди дили равшанфикрони тоҷикро ҷоп мекард. Бори аввал дар бораи Наврӯз, ки он солҳо маросими динӣ ва табӯ буд, мақолаҳо нашр кард. Бузургони адабиёти классики-амонро муаррифӣ намуд. Проблемаҳои миллиро низ ба миён мегузошт. Масъалаҳои забонро низ матраҳ мекард. Бедории мо аз ҳамаи ҷо оғоз шуд.

Марҳилаи дуввуми бедорӣ ба солҳои 70-ум рост меояд. Вақте мутахассисони тоҷик барои кор ба Афғонистон, Эрон, Ироқ ва дигар давлатҳои арабӣ рафта омаданд. Махсусан, Афғонистон шури аҳли зиёи моро дигар кард. Равшанфикрони мо бо хати арабиасоси форсӣ ошно шуданд ва ба ин васила мероси гаронбаҳои гузаштаро мутолиа карданд. Ҳуди ман 2 сол дар Афғонистон будам. Дар ин давра калимаву ибораҳои зиёдеро ҷамъоварӣ кардам. Барои мисол, як рӯз дар бозор, дар назди дӯкони гӯштфурӯшӣ будам.

(Давомаш дар саҳ. 11)

БО ДУЧАРХА БА ҲАЧ

Чӣ тавр 3 ҷавони тоҷик чунин тасмим гирифтанд?

Се ҷавони тоҷик савори дучархаҳо барои адои маросими ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ раҳсипор шудаанд. Ҳоло сайёҳон барои дарёфти равонид дар Дубай ҳастанд. Ин дар ҳолест, ки як сокини 58-солаи Душанбе - Акбар Саидов бино ба сабаби баста будани марзҳову мушкилоти дигари вобаста ба пандемия имкон наёфт бо дучарха ба ҳаҷ равад.

Ин се зоири дучархасавор, бино ба навиштаи you.tj, аз аввали сол ба сафар омодагӣ дида, дар аввали моҳи май пас аз моҳи шарифи Рамазон ба роҳ баромаданд.

Дар ҳоли ҳозир Диловар Ғафуров ҳамроҳ бо дӯстонаш Саидали Назаров ва Шокир Талабов, ки беш аз 1000 километр масофаро тай кардаанд, дар Дубай қарор доранд. Онҳо дар консулгарии Арабистони Саудӣ мунтазири гирифтани равониди вуруд ба ин кишвар ҳастанд.

«Ин сафари як гардиши бузург дар ҳаёти ман ва шахсан барои ман буд. Ин сафари фаромӯшнашаванда аст, зеро ҳар як рӯзи сафари мо пур аз воқеаҳои шавқовар ва саргузаштҳои шавқовар аст. Аз ҷумла, дар Рӯзи ҷаҳонии велосипедронӣ омадани мо ба Дубай як тасодуфи истисноӣ буд», - мегӯяд Диловар Ғафуров дар суҳбат бо you.tj.

Диловар 37 сол дорад, ӯ падари ду фарзанд аст ва ба



соҳибкорӣ машғул мебошад. Ба гуфтаи ӯ, ҳатто аз нигоҳи моддӣ анҷом додани чунин сафар осон нест ва пеш аз ҳама, ӯро хонаводааш - волидон, бародарону хоҳарон дастгирӣ мекарданд.

Азми иродаи қавии ин се нафар сарфи назар аз тамоми душворихое, ки дар ин роҳ аз сар гузарониданд, барои ба ин сафар баромадани онҳо сабаб гардид. Ҳоло барои амалӣ шудани мақсади асосӣ ҳамагӣ як қадам мондааст.

Диловар ва ҳамсафаронаш

аз Душанбе ба роҳ баромаданд ва тавассути нақшаи сафар бояд ба воситаи Туркменистон мерафтанд. Аммо аз сабаби пандемия дар он ҷо карантини 20-рӯза лозим буд. Чустуҷӯи роҳҳои алтернативӣ, масалан убури марзи Ўзбекистону Афғонистон натиҷае надодааст.

Онҳо мачбур шуданд, ки аввал ба Тошканд ва баъд ба Боку раванд.

«Мо тавассути баландкуху даштҳо, ноҳияҳои обод, шаҳрҳои қадима ва хозираза-

мон роҳҳоро тай кардем. Саёҳати мо дар Эрон идома ёфт ва дар он ҷо мо аз шаҳрҳои бостонии Қазвин ва Исфаҳон бо велосипед гузаштем. Вазифаи асосии мо пайдо кардани об, хӯрок ва ҷои хоб буд. Аз сабаби он ки ошхонаҳои Эрон пас аз соати 10-11 дари худро боз карданд, мо натавонистем сари вақт субҳона хӯрем. Бештари вақт ба мо ронандагон ва сокинони оддӣ кумак мекарданд, дар роҳ ба мо обу ғизо медоданд. Мо дар берун хӯрок меҳӯрдём, дар хав-

зҳо оббозӣ мекардем ва дар пахлуи масҷид меҳобидём. Мо тамоми таҷҳизоти сайёҳӣ, аз ҷумла харитаи минтақа ва хаймаро доштем», - гуфтааст ӯ дар суҳбат.

Ба гуфти Диловар, онҳо дучархасавории худро аз Бухорои бостонӣ оғоз карда, баъдан ба Тошканд рафтанд ва аз онҷо ба Озарбойҷон расиданд, ки аз қаламрави он низ бо дучарха гузаштанд. Дучархасаворон пас аз убури марзи Эрон ба Бандар Аббос расиданд ва аз он ҷо бо кишти ба сӯи Дубай шино карданд.

Имсол мавсими ҳаҷ ба фасли гармо рост омад, аммо ин монеи сафари «зоирин»-и мо нашуд. Ба душворихо нигоҳ накарда, роҳи худро давом дода, қариб ба макони лозима расиданд.

Зоирон давра ба давра таассуроти худро аз сафар ба дӯстони худ дар «Фейсбук» ва Instagram нақл мекунанд. То имрӯз дар саҳифаҳои онҳо шумо метавонед беш аз 100 акс ва видеоҳои гуногунро, ки дар ин сафари фароғатӣ гирифта шудаанд, бубинед.

Тавре қаблан навишта будем, як сокини 58-солаи Душанбе - Акбар Саидов низ чандин сол боз чунин тасмимро дорад, аммо бино ба сабаби баста будани марзҳову мушкилоти дигари вобаста ба пандемия ба ӯ иҷозат надодаанд. Вале ба се ҷавони диловар чизе монеъа нашуд, ки ба роҳ бароянд.

БА РАИСИ ШАҲРИ ИСТАРАВШАН АДҲАМ МАЪМУРЗОДА

МАЗОРИ САИДАЛӢ МАЪМУРРО ОБОД КУНЕД!



Адҳам Маъмурзода

Ба Оромгоҳи Лучоб рафтам, ба зиёрати мазори ду ҳамсабақам - Шоирони халқии Тоҷикистон Гулназар ва Саидали Маъмур. Мазори Гулназар бо ташаббуси МИҲД-и ноҳияи Айни обод аст, хурсанд шудам, вале мазори Саидалиро дида, чигарам пора шуд.

Банда бо Гулназар ва Саидали аз соли 1961 ошно ҳастам. Ҳамон сол мо донишҷӯи факултаи таъриху филологияи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон шудем. Сарнавишти мо ба адабиёт пайванд будааст. Инҳо ду нафар шоирони номвари кишвар шуданд, ман бошам, аз пайи таҳқиқ ва тадريس рафтам, вале робитаи дӯстӣ ва равуои мо то лаҳзаҳои марги эшон идома ёфт. Афсӯс, ки вабои аср - «КОВИД-19» ин ду шоири бузургро аз мо рабуд.

Зиндагиномаи Саидали Маъмурро нақл намекунам, зеро онро аксарият медонанд. Бо вучуди мушкилиҳои зиндагӣ ва азоби руҳӣ Саидали эҷод мекард, менавишт, дар чустуҷӯ буд ва дар натиҷа



осори мондагир аз худ ба ёдгир монд. Шоири халқии Тоҷикистон, дорандаи Ҷоизаи давлатии ба номи устод Рӯдакӣ ҳам шуд. Рӯзгори Са-

идали бисёр душвор ва пуразаб пушти сар шуд. Беш аз 30 сол бо ҳамсари бемор зиндагӣ кард. Писаронаш пайиҳам аз олам даргузаштанд. Ҳамаи ин

дардхоро дӯсти ман таҳаммул кард ва барои адабиёт хизмати шоиста анҷом дод.

Аз Саидали баъди марг фарзанде намонд. Ягона муттақо ва пушту паноҳаш Фарзон ҳам чанд рӯз пеш аз падар гирифтори «КОВИД» шуда, фавтид. Ҳамин аст, ки касе нест оромгоҳи ӯро таъмир кунад.

Бинобар ин, аз шумо, раиси ҷавон ва фарҳангии шаҳри Истаравшан, меҳроҳам, ки ташаббус нишон дода, оромгоҳи фарзанди фарзонаи Истаравшан Саидали Маъмурро обод кунед. Гумон намекунам, ки обод кардани мазори як шоир барои шумо ва Истаравшан барин шаҳри обод душворӣ дошта бошад. Умедворам, ин пешниҳоди маро амалӣ хоҳед кард.

Абдурашид САМАДОВ,
адабиётшинос



ИТТИФОҚИ АБАДӢ

(Аввалаш дар саҳ.3)

Ҳамчунин, Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар соли 2020 ба мувофиқа расиданд, ки имкони бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ дар рӯди Фондарё бо арзиши тахминии 270 миллион доллар, иқтидори 135 МВт ва тавлиди 500-600 миллион кВт/соат нерӯи барқро баррасӣ кунанд.

Тобистони соли гузашта Алишер Султонов, вазири энергетикаи Ўзбекистон дар мусоҳиба бо хабаргузори Куп.uz гуфта буд, ки барои сохтмони нерӯгоҳҳо ҷамъияти саҳомии муштаракӣ Тоҷикистону Ўзбекистон таъсис дода мешавад ва маблағгузорӣ ба лоиҳаҳо аз ҳисоби қарз ва грантҳои ниҳодҳои байналмилалӣ мольявӣ, инчунин аз ҳисоби маблағҳои худии ҳар ду кишвар ба нақша гирифта шудааст.

“Ин нерӯгоҳҳо барои қонъ намудани эҳтиёҷоти Ўзбекистон 1,4 млрд кВт/соат нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол хоҳанд кард”, - илова карда буд Алишер Султонов.

75 шартнома бар ивази 1 млрд доллар

Дар доираи сафари расмӣи Президенти Тоҷикистон дар шаҳри Тошканди Ўзбекистон бо иштироки беш аз 200 соҳибкори тоҷикӣ ўзбек форуми соҳибкорони Тоҷикистону Ўзбекистон баргузор гардид, ки дар ҳошияи он 75 санади тичоративу иқтисодӣ ба маблағи беш аз 1 миллиард доллар ба имзо расид.

Дар форум муовини якуми сарвазирӣ Тоҷикистон Давлаталӣ Саид, муовини сарвазир - вазири сармоягузорӣ ва савдои хориҷии Ўзбекистон Сардор Умурзоқов ва дар маҷмӯъ, беш аз 200 намоёнҳои расмӣ, соҳибкорон, тоҷирон ва сармоягузориҳои ду кишвар ширкат карданд.

Гуфта мешавад, ки зимни форум миёни намоёнҳои ҳукуматҳои Тоҷикистону Ўзбекистон ва соҳибкорони ду кишвар масъалаҳои тичорати-

ву иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Зимни суҳанронӣ сарони ҳайатҳои ду кишвар имконоти назаррасро барои тавсеаи шарикӣ иқтисодӣ, таъсиси корхонаҳои муштаракӣ технологӣ, ба роҳ мондани робитаҳои ҳамкорӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти мавриди ниёз ва рушди бозорҳои ояндадор қайд намуда, намоёнҳои соҳибкорони Ўзбекистону Тоҷикистонро барои ҳамкории фаъол даъват намуда, ҳамзамон омодагии ҳукуматҳои ду кишвар барои расонидани ҳама гуна дастгирии зарурӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак таъкид гардид.

- Дар доираи форум миёни соҳибкорон ва тоҷирони Тоҷикистону Ўзбекистон беш аз 40 созишномаву қарордодҳои тичоратӣ ба маблағи зиёда аз як миллиард доллари ИМА ба имзо расид, - навиштааст сарфари Тоҷикистон дар Ўзбекистон дар шарҳи баргузориҳои ин форум.

Дар ҳамин ҳол, Вазорати сармоягузорӣ ва савдои берунаи Ўзбекистон навиштааст, ки дар ҳошияи форум 75 санади тичоративу иқтисодӣ ба маблағи 1062,6 миллион доллар ба имзо расид.

Ин ниҳод гуфтааст, ки бо мақсади тақвияти савдои дучониба ва ҳавасмандсозии рушди ҳамкориҳои саноатӣ дар ояндаи наздик таъсиси минтақаи наздисарҳадии “Ўзбекистон-Тоҷикистон” дар минтақаи гузаргоҳҳои “Ойбек” ва “Фотехобод” дар назар аст, ки дар он иқтидорҳои истеҳсолӣ, марказҳои логистикӣ ва зерсохтори зарурӣ ҷойгир карда мешаванд.

- Ҳамчунин, азми ду кишвар ҷиҳати таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои саноатӣ дар соҳаҳои саноати сабук, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва масолеҳи сохтмонӣ, дорусозӣ, электротехника, истихроҷи маъдан ва энергетика эълон карда шуд. Дар ин росто имкониятҳои таъсиси ширкати сармоягузориҳои Тоҷикистону Ўзбекистон дар соли 2021 ҳамчун василаи муассири дастгирии

лоиҳаҳои баҳши хусусӣ таъкид гардид, - навиштааст Вазорати сармоягузориҳои Ўзбекистон.

Дар чараёни форум ҳамчунин доир ба лоиҳаҳо ва ташаббусҳои муштарак дар соҳаҳои нақлиёт, логистика ва ҳамкориҳои байниминтақавӣ маълумот дода шуд.

Қатори Душанбе - Тошканд

Билохира, нуктаи муҳими дигари сафари Сарвари давлат ба Ўзбекистон боз шудани роҳи қатора аст. Тоҷикистон ва Ўзбекистон барои равуои боз ҳам осонтари сокинони кишварҳо ба мусофирати рафтубаргашти шаҳрвандони ҳар ду ҷумҳурӣ аз тариқи қатора иҷозат медиҳанд.

- Аз 20-уми июни соли равон қатори мусофирбар дар масири Тошканд - Душанбе ба қарор шуд мекунад, - хабар медиҳад дафтари матбуоти президенти Ўзбекистон.

Эмомалӣ Раҳмон пас аз мулоқоташ бо Шавкат Мирзиёев дар ҳузур хабарнигорон гуфт, ки ҷонибҳои ҳамзамон имкони азсаргирии иртиботот аз тариқи роҳи оҳан ба дигар шаҳрҳои бузургро баррасӣ мекунанд.

“Тибқи маълумоти мо, ҳамарӯза ҳудуди 20 ҳазор нафар марзи Тоҷикистону Ўзбекистонро убур мекунанд. Ин рақамҳо хеле муҳим аст. Низомии муомилоти озоди молу хидматрасонӣ таъмин карда шуд. Ҳаҷми боркашонии ҳавой ва автомобилӣ хеле афзуд”, - гуфт Эмомалӣ Раҳмон.

Ҳамчунин, раҳбарони кишварҳо дар бораи ташаққули долонҳои нави транзитӣ ва эҷоди инфрасохтори замонавии логистика, афзоиши ҳамаҷумла нақли ҳавой, роҳи оҳан ва автобусҳо, ташкили кластерҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои замонавии истеҳсолӣ, ташкили коркарди меваву сабзавот ва яққоя ворид шудан ба бозорҳои кишварҳои сеюм ба мувофиқа расиданд.

О. СОҶИБЗОДА

БОЗГАШТ БА ХАТИ АРАБӢ МАРДУМО БЕСАВОД МЕКУНАД!

(Аввалаш дар саҳ.9)

Як зан омаду ғӯшт харидани шуд. Вале ба таъбаш нафори-ду гуфт: “Ғӯштат гандида аст”. Ман ҳайрон шудам, зеро ин қалима бароям нав буд. Мо гандаро истифода мекунем, вале гандидаро не. Чунин қалимаҳои зебо дар забони тоҷикон ва тоҷикзабонони Афғонистон хеле зиёданд.

- Яъне ҳамин талашҳо сабаб шуданд, ки дар Тоҷикистон қонуни забон қабул шавад?

- Бале. Дар раванди бедории миллӣ яке аз баҳсҳои асосӣ баҳси забон буд, зеро забон ҷузъи муҳими худшиносӣ аст. Ман дар он баҳсҳо фаъол набудам, зеро рисолаи докторӣ менавиштам. Ҳамон солҳо бо ташаббуси Муҳаммадҷон Шакурӣ дар матбуоти умумитифоқӣ мақолаҳо дарҷ гардиданд. Яъне талаби тоҷикон то Маскав расид. Ҳатто Михаил Горбачёв дар як нишаст, вақте сухан аз вазъи кишварҳои назди Балтика рафт, гуфт: “На танҳо Прибалтика меҷаҳанд, ки забонашон давлатӣ шавад, балки тоҷикҳо ҳам талабдоранд, ки ба забонашон мақоми давлатӣ диҳем”. Ба гуфти Муҳаммадҷон Шакурӣ, аввалин ҳалқа ҳастем, ки дар ҳаёти Иттифоқи советӣ соҳиби қонуни забон будем.

Ташвишҳои хати арабӣ

- Яке аз масъалаҳои ғурбаҳс ва печида баргаштан ба хати арабиасоси форсӣ аст. Шумо ба ин ҷӣ назар доред?

- Дар ин маврид соли 2017 тахти унвони “Даъвои дасиса-

ангез” мақолае навишта будам, ки он дар “Тоҷикистон” ҷоп шуда буд. Дар ҳамон мақола ақидаҳои мо гуфтаам. Хати арабӣ, яъне хати ниёгон - ин хати якуми мо нест, балки яке аз хатҳои гузаштаи мо. Аз хати арабӣ пештар мо хати оромӣ доштем, аз он қадимтар хати меҳӣ ва қаблан шояд хатҳои дигар. Дар бораи хати арабӣ баҳсҳо зиёданд. Байни арбобони дин, намоёнҳои воломақом ва олимони борҳо дар ин маврид баҳсу мунозираҳо сурат гирифтааст. Ба ин масъала зиёдтар забоншиносони номвар Амонов ва Ғаффаров машғул шуда, “26 айби хати арабӣ”-ро ошкор карда буданд. Бинобар ин, ин хат камбудии зиёд дорад. Агар мо ба ин хат баргардем, бо ҳама камбудияҳои бармегардем. Онро тағйир ва тақмил дода наметавонем. Зеро он хати “Қуръон” аст. Хати “Қуръон”-ро тағйир додан мумкин нест. Ба он хат гузаштани мо ба мо ғайри намерод. Мардуми на он қадар босаводи мо яқбора бесавод мешавад.

- Устод, шумо имрӯз телевизион тамошо мекунад, радио ғӯш мекунад, газета меҷаҳанд, яъне аз вазъи забони адабӣ огоҳед. Онро ҷӣ гуна арзёбӣ мекунад?

- Дарачаи баланди фасоҳати умуман дида намешавад, лекин шукр, вазъи имрӯзаи забони матбуот, умуман, забони адабии тоҷик назар ба солҳои 80 ва 90-ум хубтар аст ва рӯ ба беҳбудӣ оварда истодааст. Фақат беваттаҷҷӯӣ қардан лозим нест.

Суҳбатнигорон:
Одил НОЗИР,
Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА

МАЪЛУМОТНОМА

ҲОМИД МАҶИДОВ (тав. 15-уми июни соли 1937) - забоншинос, доктори илми филология (1995), профессор (1996), Корманди шоистаи Тоҷикистон (1997). Яке аз бунёдгузори назарияи фразеология (таъбирот)-и забони тоҷикӣ. Тамоми умр бо ин мушкилоти сарбаста машғул шуда, як силсила масъалаҳои мубрами онро ҳал кардааст. Ҳамчунин, ба масъалаҳои мубрами луғат, сарф, савтиёт, имло ва услуби забони муосирӣ тоҷик машғул шудааст. Бахусус, ақидаҳои ӯ нисбат ба қалима ҳамчун воҳиди асосии забони тоҷикӣ ҷолиби диққатанд. “Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик” (1982), “Системаи фразеологияи забони адабии муосирӣ тоҷик” (2006), “Инъикоси воқеият дар воҳидҳои фразеологияи забони адабии муосирӣ тоҷик” (2002), “Системаи фразеологияи забони адабии муосирӣ тоҷик” (2006), “Забони адабии муосирӣ тоҷик” (2007), “Истиқлол ва забони давлатӣ” (2011), “Фасоҳати сухан ва интиҳоби маъноӣ дақиқ” (2012), “Сеҳри сухани форсӣ-тоҷикӣ” (2014) беҳтарин китобҳои ӯ ҳастанд.

Эълонҳои бештар дар

ARZON.TJ



МЕФУРЎШАМ

► ҲАВЛӢ

► Хонаи дорои 3-то времянка, 6 сотих замин, Каратегинский, нархаш 90 000 сомонӣ. Тел: 001-01-01-79, 919-17-88-48.

► Бўстонсаро (дача) дар деҳаи Дарёбод, ҷамоати деҳоти Зайнабобод, ноҳияи Рӯдакӣ. Иборат аз 6 сотих замин. Бинои истиқоматӣ иборат аз тахона, пешайвон, ду хучраи истиқоматӣ, ошхона. Шиносномаи техникӣ ва дигар хуччатҳои зарурӣ дорад. Нарх шартномавӣ. Тел: 918-73-40-10.

НИЁЗ ДОРЕМ

► Ширкати “Ариана Туннел Садд” кормандони зеринро дар НБО “Роғун” ба кор даъват менамояд - коргари қаторӣ, ронандаи миксер, ронандаи мошини боркаш, ронандаи мехлопата, ронандаи булдозер-экскаватор. Маош шартномавӣ. Тел: 989-99-14-09, 989-99-14-33, 989-99-13-10, 989-99-13-51.

ОМУЌИШ

► Дарсҳои иловагӣ барои синфҳои аз 1 то 4. Тел: 987-53-45-75.

МЕХАРЕМ

► Холодильникҳо, кондиционерҳо, телевизорҳо, қолинҳо ва мебел. Тел: 987-83-83-25, 905-10-27-31.

САЛОМАТӢ

► Холу озаҳоро бе ҷарроҳӣ мегирем. Тел: 904-61-43-34.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

► Иқтибос аз варақаи бақайдгирии №39876 аз 23.10 соли 2020 ба номи Шукруллоев Хушвахт, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Д а ф т а р ч а и имтиҳонотии гумшуда, ки онро Коллеҷи омӯзгории ба номи Х. Махсумоваи ДДОТ ба номи С. Айни соли 2018 ба Урозова Озода додааст, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми Т-ШТА №0179538 ба номи Мирзоев Икром Юсуфҷонович, ки соли 2006 дода шудааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Д а ф т а р ч а и имтиҳонотии гумшуда, ки онро Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айни соли 2018 ба Пулодова Сурае Тагаймуродовна додааст, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми Т-ШТА №0114071-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №50-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе соли 2007 ба Шарипова Омина Мачитиевна додааст, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-АТУ №0147338-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №91-и ноҳияи Сино соли таҳсили 2014-2015 ба Хасанова Шарофат Бахруллоевна додааст, беътибор дониста шавад.

► Ш и н о с н о м а и шаҳрвандӣ бо силсилаи А01528723-и гумшуда, ки онро ШВҚД-1 дар шаҳри Исфара 21.09 соли 2018 ба Солиева Наргис Наимовна додааст, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи нухуми Т-ШТУ №0026394-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №43-и ноҳияи Сино соли 2012 ба Олимов Фаридун Олимович додааст,

беътибор дониста шавад.

► Ш и н о с н о м а и техникий бо рақами кадастри №65-012-000080-01-001 бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гулпарвар, хонаи 1236 г-1 ба номи Каримова Ч о н о н а М а м а н а з а р о в н а, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши хонаи истиқоматӣ тахти феҳрести 1Ш-96-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Варзоб 25.05 соли 2012 бо суроғи ноҳияи Варзоб, қ. Чорбоғ, қ. Тойкара ба Шарифҷонзода Маруф додааст, беътибор дониста шавад.

► Ш и н о с н о м а и техникий ва шартномаи ҳадяи квартира тахти феҳрести №12Д-192 аз 16.09 соли 1998 бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Н. Муҳаммад 4 (собиқ кӯчаи Чехов 4), хучраи 17 ба номи Садуллоев Гулмурод, бинобар гумшудан, беътибор дониста шаванд.

► Аттестати хатми синфи нухуми А №075507-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №34-и ноҳияи И. Сомонӣ соли 1992 ба Олимова Адолат Ш а м с и д и н о в н а додааст, беътибор дониста шавад.

► Дипломи №537890 бо рақами қайди №3680-и гумшуда, ки онро ОКТ №55-и шаҳри Душанбе соли 1990 ба Файзиева Муслима Мухамедовна додааст, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-АТУ №0915518-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи

умумии №91-и ноҳияи Сино соли 2021 ба Саидов Сорбон Амирхонович додааст, беътибор дониста шавад.

► Дафтари ҳавлидорӣ бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи А. Ҷомӣ, хонаи 36, хучраи 35 ба номи Азизова Муҳаббат Суюновна, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Ш а ҳ о д а т н о м а и қонунӣ дар бораи ҳуқуқ ба мерос бо реестри №7Н-365-и гумшуда, ки онро нотариуси давлатии Идораи сеюми нотариалии давлатии шаҳри Душанбе 15-уми октябри соли 1997 бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, пр. Профсоюз, хонаи 136/7, хучраи 28 ба Фомичева Зинаида Ивановна додааст, беътибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира тахти феҳрести 1Ш-1630-и гумшуда, ки онро Саридораи нотариалии давлатии ҶТ 04.12 соли 2007 бо суроғи ноҳияи Шохмансур, кӯчаи Ҳусейнзода, хонаи 31

ба Мирзоева Чамила Рачабовна додааст, беътибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира тахти феҳрести 1Ш-1920-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии ноҳияи Фирдавсӣ 17.09 соли 2008 бо суроғи якум гузаргоҳи кӯчаи Н. Қарабоев, хонаи 11, хучраи 8 ба Алиҷони Файзимад додааст, беътибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши хонаи истиқоматӣ тахти феҳрести 9Д-232-и гумшуда, ки онро Идораи якуми нотариалии давлатии шаҳри Душанбе 11.06 соли 1980 бо суроғи ноҳияи И. Сомонӣ, дуюм гузаргоҳи кӯчаи Зайнаб-бӣбӣ, хонаи №112 ба Расулова Сангинҷон Фатоховна додааст, беътибор дониста шавад.

► Дипломи ТТ №001958 бо рақами қайди 1593-и гумшуда, ки онро мактаби тиббии шаҳри Қўрғонтеппа моҳи июли соли 2000 ба Саидова Наргис М а х м у р о д о в н а

додааст, беътибор дониста шавад.

► Дафтари ҳавлидорӣ, шиносномаи техникий бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи С. Шерозӣ 74, хучраи 103 ба номи Эргашев Убайд Зайдуллоевич, бинобар гумшудан, беътибор дониста шаванд.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми №0000089-и гумшуда, ки онро Мактаби б а й м а л м и л л и и Президентӣ 25.06 соли 2016 ба Маҳмудов Сомон Ҳокимшоевич додааст, беътибор дониста шавад.

БАРҲАМ МЕХЎРАД

► ЧДММ “Илҳоми Мумин ЛТД” №0803000, РЯМ: 0810000373, РМА: 0 8 0 0 0 4 6 0 6 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударри ду моҳ қабул карда мешаванд.

► ЧДММ “Судайс Т” 0262964, РЯМ: 3310010404, РМА: 3 3 0 0 1 4 2 8 5 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударри ду моҳ қабул карда мешаванд.

JOB VACANCIES



UNDP is the United Nations' global development network, an organization helping to achieve the eradication of poverty, and the reduction of inequalities and exclusion by supporting countries to develop policies, leadership skills, partnering abilities, institutional capabilities and build resilience to sustain development results. The network is active in about 170 countries and is present in Tajikistan since 1994. Our current focus in the country is on sustainable economic development, good governance, building resilience to climate phenomena, developing the country's potential on green energy, and reducing the burden of HIV/AIDS.

UNDP TAJIKISTAN IS SEEKING TO RECRUIT:

- **Monitoring and Evaluation Officer (NPSA-9); Duty Station: Dushanbe; deadline for applications: 14 June 2022**
- **Administrative and Finance Associate (NPSA-6); Duty Station: Dushanbe and Kulyab, deadline for applications: 21 June 2022**
- **Project Manager (NPSA-10); Duty Station: Dushanbe; deadline for applications: 13 June 2022**

For detailed Job Descriptions and instructions for submission of applications please visit our website: www.tj.undp.org > **Operations>Job. Applications** without the completed application form will be treated as incomplete and will not be considered for further assessment. Only shortlisted candidates will be contacted. Qualified female candidates are strongly encouraged to apply. To stay updated on our Vacancy Announcements please join us on Facebook:<http://www.facebook.com/pages/RecruitmentUNDP-Tajikistan/141125059321554>

Толёнома




Ҳамал
21.03 - 20.04

Дар ин ҳафта ситораҳо ба ҳа-малҳо тавсия медиҳанд, ки дар хонаву ҷойи кор ба тартибот ри-оя намоянд. Айёми мусоидест ба-рои тағйир додани реҷаи корӣ ва тарзи зиндагӣ. Агар оиладор бошед, нуқтаи назари ҳамсафари ҳаёти-атонро сарфи назар нақунед.



Мизон
25.09 - 22.10

Ин ҳафта аз ҷиҳати молиявӣ ташвиш намекашед. Рӯзи душанбе маблағи хуб ба даст оварда, чандин мушкилатонро ҳал мекунед. Харид дар бозору мағозаҳо бобарор меша-вад. Аммо барои сар кардани кори нав чандон вақти хуб нест. Дӯстро аз душман фарқ карданро омӯзед.



Савр
21.04 - 21.05

Дар ин ҳафта қобилияти кори саврҳо зиёд мегардад. Айёми хубест барои амалӣ сохтани тамоми ния-ту нақшаҳо. Вақти холигии ҳудро бехтараш бо шахси дӯстдошта гу-заронед. Дар ҳама кор фантазияи ҳудро ба кор бурда, эҷодкорона амал намоед.



Ақраб
23.10 - 22.11

Ташаббусро ба даст гирифта, нақшаю фикрҳои навро дар самти иқтисодиё молиявӣ нотарсона ба роҳбарият нишон диҳед. Шуморо дастгирӣ мекунанд ва дар идо-ра соҳиби ному пешсаф мегардед. Корҳои зиёдеро берун аз меъёр иҷро карданатон лозим мешавад.



Ҷавзо
22.05 - 21.06

Дар ин ҳафта ҷавзоҳо дар ҳалли корҳои рӯзгор хеле серташвиш ме-шаванд. Дар ин рӯзҳо бо тоза кар-дани хонаву дар, таъмир, тағйир додани ҷойи мебел ва бехтар сохта-ни вазъи зиндагӣ машғул шудан аз манфиат ҳолӣ нест. Қабл аз суха-неро ба забон овардан андеша кунед.




Қавс
25.11 - 21.12

Тайёр кардаву супоридани ҳуҷҷатҳои гуногунро ба рӯзи панҷ-шанбе гузаронед. Вазифаҳои бар-дӯш доштаатонро дар идора со-фдиллона иҷро намоед, то номатон ба «дафтари сиёҳ» наафтад. Ба-рои ороишоти хона ва ё зарурияти фарзандон маблағи зиёдеро сарф кардан лозим меояд.



Саратон
22.06 - 23.07

Ҳафтаи нав зодагони мучали саратон ҷунон серҷог мешаванд, ки баъзе атрофиён бо диданашон ҳат-то рӯ ба гурез менҷанд. Вохӯриву шиносчиҳо зиёду сафарҳо дароз-муддат мешаванд. Баъзеҳо дар корҳоиашон аз шумо маслиҳату дастгирӣ мекурсанд.



Ҷаддӣ
22.12 - 20.01

Ин ҳафта вохӯриҳои ҷиддӣ ва гуфтушунидҳоро ба нақша нагиред, зеро вазъият ба ғоидаи шумо нест. Дар вақти кор бо ҳуҷҷатҳои муҳим бодикҳат бошед. Бо шарикони кори-атон дағалӣ нақунед, як сухани ноҷо метавонад ба тиҷорататон таъси-ри бад расонад.



Асад
23.07 - 22.08

Дар ин ҳафта зодагони мучали асад вазъи молиявӣ ҳудро нисба-тан бехтар месозанд. Танҳо та-вассути кордониву таҷрибаи бой мушкили ҳудро ҳал карда мета-вонед. Роҳҳои хеле дақиқу аниқро пайдо намуда, даромади пуллатон-ро нисбатан бехтар месозед.



Далв
21.01 - 19.02

Ҳафтаи нав сабабҳои рафтори баъзе дӯстонашонро, ки то ин дам ҳеҷ дарк карда наметавонистед, ба-рои худ фош месозед. Аз рӯзи душан-бе то рӯзи ҷумъа аз ҳамаи он чизе, ки сатти роҳи нешравиятон мегардад, ҳалос шавед. Имкони ба даст овар-дани пули калон мавҷуд аст.




Сумбула
23.08 - 22.09

Рӯзи душанбе барои мулоқоти ошиқона хеле созгор аст. Тажа-юлотии бою рангини ҳудро исти-фода бурда, нисбати нафароне, ки дӯсташон медоред, лаҳзаи гуворои хотирмон ташкил намоед. Нимаи аввали ҳафта қувваи ҳудро сарфа карданатон лозим аст.



Ҳум
20.02 - 20.03

Розӣ набудан бо нақшаҳои атро-фиён шуморо ба ҳарч кардани ма-блағи зиёд маҷбур мекунад. Сешан-бе ашӯи гумшудаатонро меёбед. Чоршанбе аз ҷониби як дӯстатон ба шумо кумаки молиявӣ мерасад. Метавонед бо ин маблағ тиҷорати ҳудро сар кунед.



“ГРИБОК”-И ПОЙ

Роҳҳои табобати он кадом аст?

“Грибок” бемории нохуше мебо-шад, ки сабаби хориш ва арақ карда-ни пойҳо мегардад.

Нишонаҳои “грибок” инҳоянд:

1. Хориш ва сӯзиши кафи пойҳо ва бай-ни ангуштон;
2. Ба машом расидани бӯи бади дил-беҳузуркунанда аз пойҳо;
3. Тағйир ёфтани шакл ва ранги но-хунҳои пой;
4. Пӯстпартоӣ ва ё ғафс шудани пӯ-сти пой;
5. Баромадани яраҳои хурд дар пой-ҳо ва байни ангуштон;
6. Дард кардани пойҳо ҳангоми роҳ-гардӣ;
7. Баромадани обилаҳо дар пой.

Усулҳои халқии табобати “грибок”:

Албатта, бемориҳои замбурӯғӣ ва мағори пойҳо метавон бо кумаки малҳам ва дорувории махсус табобат намуд, вале имрӯз мо ба шумо дар бо-раи усулҳои хеле содаву осони халқие маълумот медиҳем, ки арақкунии пой-хоро кам карда, шуморо аз бӯи бад наҷот медиҳанд.

1. Пойҳоятонро дар маргансовка би-гиред!

Маргансовка ё перманганати калий воситаи бехтарини ҳалосӣ аз бӯи бад

ва арақкунии пойҳо мебошад. Барои ин кофист, ки ҳар шом тахминан 2 литр обро ба тағора андохта, ба он ҳамагӣ 1 грамм хокаи перманганати калий ан-дозед ва пойҳоятонро дар ин оби гарм 15-20 дақиқа нигоҳ доред.

2. Муъҷизаи сирко

Сиркои себин барои ҳалосӣ аз бӯи бади пойҳо мадад мерасонад. Ба оби гарм ҳамагӣ 200 грамм сиркои себин, ки дар шакли тайёр фуруҳта мешавад, андозед ва пойҳоятонро дар ин моеъ 15 дақиқа нигоҳ доред. Дар як рӯз ин амалро 3 мартиба такрор кардан лозим аст. Пас аз ин пойҳоятонро бо сачоки махсус нағзакак хушк карда, ҷӯроби нав ё тоза пӯшед.

3. Кумаки сирпиез - чеснок

Сирпиез - чеснок хусусияти несту нобуд кардани мағори пойҳо дорад. Як калла сирро майда карда, шираи он-ро фишурда гиред ва ба он ба микдори баробар спирту об андозед. Обро гарм карда, ба он як қошук собуни сиёҳи аз турбтарошак гузаронидашуда ва ду қошук содаи хӯрока андозед. Сиркои бо спирт омехташударо ба ин об андох-та, пойҳоятонро дар он муддати 15-20 дақиқа нигоҳ доред.

Ин усулҳо “грибок”-и пойи шуморо шифо мебахшанд.

ТАРБУЗ - ДАВОИ ФАРОМУШХОТИРӢ

Тарбузе, ки аксарияти мо дӯст ме-дорем ва истеъмол мекунем, фои-даҳои бисёр дорад.



Тарбуз аз аминокислотаи L-ситрул-лин бой аст, ки дарди буғумхоро бо-змедорад.

Тарбуз меваи аз об бой мебошад. 91 фоизи он аз об иборат аст. Ғайр аз ин, тарбуз маҳсулоти полезии камкалория аст. Тарбуз барои фаъолияти чашм ва мағзи сар фоида дорад. Ду карч тарб-узо истеъмол кунед, ба чашм ва ко-билияти фикркуниатон фоидаи калон дорад. Ба гуфти мутахассисон, дар тарбуз мавҷуд будани витаминҳои А ва В6 аввал чашмиро аз ҳар хел инфек-сияҳо ҳимоя кунанд, дуввум хотираро мустаҳкам карда, суръати тафаккурро меафзояд.

Тарбуз аз нурҳои ултрабунафш хи-моя мекунад. Аз ҷиҳати илмӣ исбот шудааст, ки организми инсон барои

мубориза бо нури ултрабунафш ба як-чанд маҳсулоти беназир ниёз дорад. Тарбуз ҳам айнан ба қатори ҳамин маҳ-сулот дохил мешавад. Дар он моддаи ликопин мавҷуд аст, ки барои мубориза бо радиатсияи гуногун ёрӣ медиҳад.

Тарбуз кандро ҳам мекунад. Вақти карч кардани тарбуз фруктоза ва глю-козаҳо умумӣ мешаванд. Барои ха-мин ба касоне, ки гирифтори диabetи қанданд, тавсия дода мешавад, ки аз тарбузи навбурида камтар истеъмол кунанд. Тарбуз танаро тоза мекунад. Барои холестеринро аз бадан хориҷ кардан кумак мекунад. Тарбуз хози-маро бехтар намуда, системаи рағҳо, гурда ва чигарро тоза мекунад. Тарбуз аз ҳама маҳсулоти полезии безарар ба ҳисоб меравад.

ФАРЗОНАЕ АЗ САМАРҚАНД

Ёде аз адабиётшинос Абдусалом Самадов

Адабиётшинос Абдусалом Самадов яке аз фарзонафарзандони Самарқанди бостонӣ буда, дар рушди адабиётшиносӣ ва матбуоти тоҷикӣ дар Ўзбекистон нақши мондагор гузоштааст.

Олими адабиётшинос, устоди варзида, дотсенти Донишгоҳи давлатии Самарқанд, узви Иттиҳоди эҷодии журналистони Ўзбекистон, номзади илмҳои филологӣ Абдусалом Самадов 7-уми июни соли 1955 дар деҳаи Боғимайдони Самарқанд дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст. Баъд аз хатми мактаби миёнаи рақами 25-и ба номи Абдусалом Дехотӣ ишқу ҳавас ба илму фан, хоса меҳру муҳаббат ба адабиёти бадеӣ ӯро ба шуъбаи тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд овард. Дар ин маҳзани маърифат аз устодони варзида Р. Муқимов, Б. Валихӯҷаев, Ш. Шукуров, Р. Эгамбердиев, Т. Абдуҷабборов ва монанди инҳо таълим гирифта, пас аз хатми донишгоҳ (1977) бо дипломи имтиёзнорох сӯи Тошканд пеш гирифт ва дар рӯзномаи “Ҳақиқати Ўзбекистон” (“Овози тоҷик”) ба ҳайси тарҷумон, ходими адабӣ, муҳбири маҳсус ба фаъолияти эҷодиву рӯзноманигорӣ машғул гардида, дар муддати кӯтоҳ бо мақолаву очеркҳои доир ба адабиёти бадеӣ ва санъати нафиса таълиф ва чоп намудааш ҳамчун рӯзноманигори пурмаҳсул шинохта шуд. Меҳру муҳаббати бепоён ба илми адабиётшиносӣ ӯро ба донишгоҳ овард ва соли 1978 ба аспирантураи он дохил гардида, тахти роҳбарии адабиётшиносии номӣ Раҳим Муқимов ба омӯзиши эҷодии Мирзо Турсунзода машғул гардид ва соли 1985 дар мавзӯи “Пайванди диалектиҳои миллият ва интернационалӣ дар эҷодии Мирзо Турсунзода” рисолаи номзодии худро дифоъ намуд.

Абдусалом Самадов аз соли 1980 то соли 2021 ҳамчун устоди саҳтгир ва дар айни замон меҳрубону ғамхор ба донишҷӯёни факултети



филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд аз фанни адабиёт таълим дода, ҳамзамон тадқиқотро дар масъалаҳои назарияи адабиёт, адабиёти муосири тоҷик ва ўзбек, робита ва таъсири адабӣ идома додааст. Ӯ солҳои 1999-2007 ҳамчун мудири кафедраи адабиёти тоҷик ва солҳои 2007-2009 ба вазифаи декани факултети филологияи тоҷик кор кард ва шогирдони зиёди баландхисос тайёр намуд. Ӯ дар худ хислатҳои наҷиби устодони гузаштара мунъакис карда, шахсияташ саршори меҳр, одамият, хоксорӣ ва фазилатҳои наҷиби инсонӣ буд.

Абдусалом Самадов муҳаққиқи пухтакор ва пурмаҳсул буда, муаллифи зиёда аз 10 монография ва рисолаҳои илмӣ, 12 китоби дарсию васоити таълимӣ барои мактабҳои олию миёна ва беш аз 400 мақолаҳои илмӣ-оммавӣ мебошад. Аз ҷумлаи муҳимтарин монография ва китобҳои ӯ “Ўзбек-тоҷик адабиёти: ўзаро алоқалар, ўзаро таъсир” (Тошканд, 1990), “Муқаддимаи адабиётшиносӣ” (Самарқанд, 2000), “Муҳаққиқи робитаҳои адабӣ” (Самарқанд, 2003), “Проблема единства национального и общечеловеческого в творчестве Мирзо Турсун-заде” (Самарқанд, 2005), “Адабиёт” (барои синфи VI, Тошканд, 2005, 2009, 2013), “Адабиёт” (барои синфи X, Тошканд, 2005), “Пайвандҳои дӯстӣ ва адабӣ” (Тошканд, 2012), “Ар-

муғони Ҷавдат” (Тошканд, 2012), “Методологияи адабиётшиносӣ” (Самарқанд, 2015), “Истиқлол ва маърифати адабиёт” (Тошканд, 2015) мебошад.

Дар тадқиқотҳои илмии Абдусалом Самадов робитаҳои адабии тоҷикону ўзбекон, масъалаҳои таъсири эҷодӣ ва таъсири мутақобил, анъанаҳои адабӣ ва бардавомии он, адабиёти классикии форсиву тоҷикӣ, масъалаҳои назарияи адабиёт, нақди адабӣ ва ғайра мавқеи асосӣ дорад.

Фаъолияти марди соҳибназару соҳибмаърифат танҳо ба он чӣ ғуфтем, маҳдуд намешавад. Муаллим дар ҷодаи таълими адабиёти тоҷик дар мактабҳои миёнаи умумии Ўзбекистон корҳои зиёдеро анҷом додааст. Махсусан, саҳми устод дар таҳияи консепсияи нави таълим, таҳия ва оморасозии барномаҳои миллии таълимӣ, навиштани китобҳои дарсӣ, таъсиси корҳои илмӣ-услубӣ назаррас аст.

Инсонии хеле самимӣ, мутахассиси варзида, омӯзгори пурмаҳсул, журналисти мохир, олими барҷаста, эҷодкори зулусонайн Абдусалом Самадов ба олами адабӣ сафар карда бошанд ҳам, ҳамеша дар дилу дидаи ёру дӯстон ва шогирдон зиндаву ҷовид мемонанд.

Акмал ШЕРНАЗАРОВ,
устоди Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Ш. Рашидов

7 ИХТИРОИ ДОНИШЌЌДУХТАРИ ТОҶИК

Маҳчабин Давлатқадамова, донишҷўдухтари тоҷик барои соҳаи кишоварзӣ 7 дастгоҳи ихтироъ кардааст. Ӯ яке аз ғолибони озмуни “Илм - фуруғи маърифат мебошад”.

Мохчабин донишҷўи соли аввали Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи М. С. Осимӣ мебошад. Ду дастгоҳе, ки ин донишҷўдухтар ихтироъ намудааст - “нерӯгоҳи барқӣ” ва “огохкунандаи беноқил”, диққати ҳамагонро ҷалб намудааст. Бо истифода аз ин дастгоҳҳо мушкilotи кишоварзӣ кам мешавад.

Нерӯгоҳи ихтироъкардаи ӯ аз 1 то 3 мвт қувваи барқ истеҳсол мекунад.

Илова бар ин, огохкунаки беноқиле, ки Маҳчабин офаридааст,



ҳам дар ҳоҷагии кишлоқ, саноат ва инчунин дар соҳаи ҳарбӣ метавонад мавриди истифода қарор гирад.

“Огохкунаки беноқил дар соҳаи ҳоҷагии кишлоқ барои хабар додан аз офатҳои табиӣ истифода бурда мешавад. Ҳангоми ба вуқӯ омадани офати табиӣ асбоб метавонад аз маҳали хатарнок ба ҷойи лозимӣ хабар диҳад”, - шарҳ медеҳад ихтироъкор.

Мохчабин дар як қатор озмуну намоишҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардид. Аз ҷумла, ӯ соли 2014 дар озмуни “Техникони ҷавон” сазовори ҷойи аввал ва соли 2016 дар озмуни ҷумҳуриявӣ наврасон тахти унвони “Як қадам ба пеш” сазовори дипломи дараҷаи дуум гардидааст. Инчунин, соли 2021 дар озмуни ҷумҳуриявӣ “Илм - фуруғи маърифат” иштирок намуда, мақоми сеюмро касб кард.

Тақвими ТОҶИКИСТОН

10 ИЮН

ВЛАДИМИР АСТАХОВ (1922-1979), 100-солагии содрӯзи адабиётшинос, олими соҳаи филология.

ҶАВЛӢ СУЛТОНОВ (1957), 65-солагии содрӯзи доктори илми тиб, профессор, дорандаи Ҷоизаи ба номи Сино.

ҲОРИНИ РОӢУН (1972), 50-солагии адиб.

ДИЛБАР РАҲМОНӢ (1967), 55-солагии содрӯзи шоир.

ШАРИФӢОН ТОҶИКОВ (1942), 80-солагии содрӯзи Журналисти хизматнишондодаи Тоҷикистон.

ЗУБАЙДУЛЛО ЗУБАЙДОВ (1957), 70-солагии содрӯзи олими соҳаи сиёсатшиносӣ, Корманди шоистаи Тоҷикистон.

11 ИЮН

РАИСА БИБИКОВА (1942), 80-солагии содрӯзи олими соҳаи математика.

ҒАФУРӢОН ШОКИРОВ (1942), 80-солагии содрӯзи доктори илмҳои техникӣ, профессор.

12 ИЮН

ШИРИН ҚУРБОНОВА (1957), 65-солагии содрӯзи олими соҳаи таърих.

АКОМАД АЗИМОВ (1957), 65-солагии содрӯзи актёри кино, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

ШАРИФ ТАӢОЙНАЗАРОВ (1942), 80-солагии содрӯзи доктори илми ҳуқуқ, профессор.

ТУРДИБӢОЙ ҶАББОРОВ (1942), 80-солагии содрӯзи олими соҳаи техника.

НУРИДИН ҚАЮМОВ (1937), 85-солагии содрӯзи доктори илми иқтисод, профессор, академик, Ходими шоистаи илми Тоҷикистон.

13 ИЮН

ОДИНА ҲОШИМОВ (1937-1993), 85-солагии содрӯзи сароянда, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, Ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии, дорандаи Ҷоизаи ба номи Рӯдакӣ.

ТОҶИБӢБӢ МАҲМАДРАСУЛОВА (1947), 75-солагии содрӯзи олими соҳаи забоншиносӣ.

УӢУЛОӢ ШАМСИДДИНОВА (1907-1990), 115-солагии содрӯзи арбоби ҳизбӣ ва давлатӣ.

14 ИЮН

ҶУМӢА ЭРГАШЕВ (1922-1995), 100-солагии содрӯзи журналист, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон.

ҲАКИМ МАҲМУДОВ (1932-1995), 90-солагии содрӯзи оҳангсоз, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

АБДУЛ САӢДАТШӢОЕВ (1952), 70-солагии содрӯзи сароянда, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

АБДУРАУФ РАЗЗОҚОВ (1957), 65-солагии содрӯзи олими соҳаи таърих.

15 ИЮН

ҲАКИМ ҚУРБОНОВ (1927-2007), 95-солагии содрӯзи олими соҳаи иқтисодиёт.

ҲАСАН ЗАЙНИДДИНОВ (1927-1999), 95-солагии содрӯзи доктори илми иқтисодӣ, профессор.

ҲАМИД МАҶИДОВ (1937), 85-солагии содрӯзи доктори илми филологӣ, профессор, Корманди шоистаи Тоҷикистон.

ШАМСУЛЛО ДЕВОНАЕВ (1937-2011), 85-солагии содрӯзи олими соҳаи филология.

НАИМӢОН МАҲКАМОВ (1952), 70-солагии содрӯзи сароянда, Ҳофизии халқии Тоҷикистон.

ҲОМИДДИН ШАРИФОВ (1947-2007), 75-солагии содрӯзи генерал-полковник.

16 ИЮН

РУСТАМИ ХОМАРАХШ (Тағоймуродов, 1962), 60-солагии содрӯзи нависанда.

ФИРӢЗА АЮБӢОНОВА (1947), 75-солагии содрӯзи раққоса, Ҳунарманди шоистаи маданияти Тоҷикистон.

ВЛАДИМИР БОБОРИКИН (1922-2014), 100-солагии содрӯзи Рассоми халқии Тоҷикистон, Ходими шоистаи ҳунари ҷумҳурий.

АБДУМАННОН ОЛИМОВ (1942), 80-солагии содрӯзи олими соҳаи фалсафа.

Таҳияи С. ГУЛОВ, Н. БАҲӢУЛЛО,
кормандони Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Шахсиятҳои таърихӣ, олимони варзида, ходимони давлативу ҷамъиятӣ мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОХ КУНЕД.

Тел: 221-00-84

ЧУДО

Пахлавонони Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷудои байналмилалӣ Tbilisi Grand Slam 2022, ки аз 3 то 5-уми июн дар шаҳри Тбилиси Гурҷистон бо ширкати 278 варзишгар (173 мард ва 105 зан) аз 36 кишвар баргузор шуд, ноком шуданд.

Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 9 нафар намояндагӣ карданд, ки инҳо Нуралӣ Эмомалӣ, Шаҳбоз Саидабров (ҳар ду дар вазни -66 кг), Маҳмадшариф Начмудинов, Муҳаммадраҳим Сарахонов (ҳар ду дар вазни -73 кг), Шодмон Ризоев, Муҳаммадҷон Абдучалилов (ҳар ду дар вазни -81 кг), Карома-

НОКОМИИ ПАХЛАВОНОНИ ТОҶИК ДАР TBILISI GRAND SLAM 2022



тулло Ҳакимов (дар вазни -90 кг), Мансур Раҳмон ва Абубакри Ақобир (ҳар ду дар вазни -100 кг) буданд.

Пахлавонони тоҷик Шаҳбоз Саидабров, Муҳаммадраҳим Сарахонов ва Шодмон Ризоев натиҷаҳои хубтар ни-

шон дода, дар вазни худ ҷойи ҳафтумро соҳиб шуданд. Бо се ҷойи ҳафтум дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳисоби даставӣ мақоми 21-умро ишғол кард.

Гурҷистон бо касби 14 медал (5 тилло, 4 нукра ва 5 биринҷӣ) дар ҳисоби даставӣ ғолиб шуд. Фаронса бо 2 медали тилло ва 4 биринҷӣ дуюм, Кореяи Ҷанубӣ бо 2 тилло сеюм шуданд.

Соли гузашта дар Tbilisi Grand Slam 2021 ду пахлавони тоҷик - Шаҳбоз Саидабров ва Комроншоҳи Устопирӣ-ён ширкат карда буданд, ки Шаҳбоз медали биринҷӣ ба даст овард.



САРМУРАББИИ «ИСТАРАВШАН» НАВ ШУД, МУҲСИН МУҲАММАДИЕВ БА ЛИГАИ ОЛӢ БАРГАШТ

Дар ҳайати роҳбарикунандаи ду дастаи Лигаи олии футболи Тоҷикистон тағйироти назаррас ба амал омад. Сармураббии дастаи «Истаравшан» нав шуд, Муҳсин Муҳаммадиев ба Чемпионати Тоҷикистон баргашт.

Нуъмон Ҳасанов, собиқ сармураббии дастаҳои «Пахтакор» ва «Қуканд 1912» (дастаҳои Ўзбекистон) сармураббии дастаи «Истаравшан»-и Истаравшан шуд.

Фаъолияти Ҳасанов ҳамчун футболбоз дар дастаи «Пахтакор» аз соли 1990 оғоз шуда, дар идомаи корнаомияш тавонистааст бо ин даста ҳам қаҳрамони Ўзбекистон шавад ва ҳам Ҷоми ин кишварро ба даст биёрад. Ҳамчунин дар ҳайати тимҳои «МХСК» ва «Дӯстлик» солҳои 1999-2000 ҳам қаҳрамони Ўзбекистон шудааст. Дар идома дар ҳайати тими «Дӯстлик» ва «Пахтакор» фаъолияти мураббигияро оғоз кардаву идома додааст.

Бо қарори раҳбарияти клуби футболи «Истиклол» мутахассиси тоҷик ва дар гузашта футболбози номии «Помир»-и Душанбе Муҳсин Муҳаммадиев ноиби аввали президенти футболи «Истиклол» таъйин шуд. Қаблан Муҳсин Муҳаммадиев дар «Истиклол» ба ҳайси сармураббии даста фаъолият карда буд. Тахти роҳбарии ӯ дар мавсими соли 2017 «Истиклол» чемпиони Тоҷикистон шуд ва ба финали Ҷоми КҶО роҳ ёфт. Муҳаммадиев иҷозатномаи мураббии аврупоии «Pro UEFA» дорад.

ФУТБОЛ

ДУ ПИРӢЗИИ ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН БАРАМОРАТИ АРАБ



Дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон (U-20) тахти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар ду бозии дӯстона низ бо дастаи мунтахаби ҷавонони Амороти Муттаҳидаи Араб пирӯз шуд.

Дар бозии якуми дӯстона, ки 2-юми июн баргузор шуда буд, дастаи мунтахаби ҷавонони мо бар ҳамсолони худ аз Амороти Муттаҳидаи Араб бо ҳисоби 3:1 ғолиб гардиданд.

Голхоро дар ҳайати мун-

тахаби ҷавонони Тоҷикистон Салам Ашӯрмамадов, Азизбек Ҳайитов ва Меҳроб Асоев заданд. Голи ягонаи меҳмононро Ал-Ҷунибӣ Ҳазза ба номаш сабт кард. Воҳӯрии дуҷуми ин дастаҳо 4-уми июн дар Варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуда, бо ҳисоби 1:0 ба ғолибӣ дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон анҷом ёфт. Голи ягонаро дар дақиқаи 37-ум нимҳимоятгари дастаи «Динамо»-и Душанбе Бежан Нишонбойзода зад.

ВАРЗИШИ САБУК

12 МЕДАЛИ ВАРЗИШГАРОНИ ТОҶИКИСТОН АЗ ТОШКАНД

Рӯзҳои 4 ва 5-уми июн дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ўзбекистон мусобиқаи 4-уми байналмилалӣ варзиши сабук ба хотири гирифтани Геннадий Арзуманов баргузор шуд, ки дар он намояндагони Тоҷикистон дастовардҳои назаррасро соҳиб шуданд.

Дар мусобиқаи анъанавӣ варзишгарон аз Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ўзбекистон ширкат карданд. Варзишгарони Тоҷикистон маҳорати баланд нишон дода, сазовори 12 медал (3 тилло, 5 нукра, 4 биринҷӣ) шуданд.

Илдар Аҳмадиев, ки дар Бозиҳои олимпии Токио-2020 ширкат карда буд, дар масофаи 100 метр миёни мардҳо (10.37) медали тилло, дар ҷаҳиш ба дарозӣ (7.59) медали нукра ба даст овард.

Дар масофаи 200 метр Фаворис Музрапов (21.71) якум шуд. Ӯ ҳамчунин дар масофаи 100 метр (10.66) ҷойи дуюмро гирифт.



Леонид Пронженко дар масофаи 400 метр бо монсаҳо (53.12) сазовори медали тилло, дар масофаи 110 метр бо монсаҳо (14.98) сазовори медали нукра шуд. Дар масофаи 400 метр бо монсаҳо Муҳаммадризо Мирзозода (55.28) медали нукра ба даст овард.

Рачабмо Абдуллоева миёни бонувон дар масофаи 5000 метр (18:55.50) дуюм, дар масофаи 10000 метр (40:24.55) сеюм шуда ба марра расид.

Дар масофаи 10000 метр миёни мардҳо Меҳробҷон Одинаев (31:48.73) медали биринҷӣ ба даст овард. Ду медали биринҷии дигарро Зикрилло Турахонов дар найзапартоӣ (53.66) ва тими Тоҷикистон дар эстафетайи омехтаи 4x400 метр (3:40.59) сазовор шуданд.

ARZON.TJ

Сайт объявлений

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ

Выгодно! Продаётся квартира на 10 этаже, 15 этажного дома. От собственника!

ВСЕГО ЗА

260 000 сомони

- ✓ Площадь: 49 кв.м
- ✓ Окна выходят на дорогу и во двор
- ✓ Очень благоустроенная территория
- ✓ Район: мост аэропорта
- ✓ Подземный и открытый паркинг



Объявление можно увидеть отсканировав QR код.



www.arzon.tj
Посетите наш сайт



больше информации по номеру
(+992) 000-88-29-18

PRESSA.TJ

СОМОНАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

ХАБАРҶОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҶОН



Фиреб

Писарбача давида ба хона даромада, ба модараш мегӯяд:
- Оча! Оча! Падарам худро овехтааст!

Зан аз чояш часта, бо дахшат мепурсад:

- Дар кучо?

Писарак мегӯяд:

- Дар хонаи хоб!

Зан ба хонаи хоб медавад, вале он ҷо касеро намеёбад. Писарбача бошад, бо ханда мегӯяд:

- 1-уми апрел оча, дадаам дар ошхона худашро овехт.

Лайкмонак

Соли 2025. Аз марде мепурсанд:

- Шумо дар кучо тахсил кардаед?

Мард дар ҷавоб:

- Ҳафт сол дар "Фейсбук" ва 4 сол дар "Инстаграм".

Боз мепурсанд:

- Ихтисосатон чист?

Мард мегӯяд:

- Лайкмонаки 6-ум разряд!

Равоншинос

Зане ба равоншинос занг зада, мегӯяд:

- Духтур, шавҳарам дар хобаш "Бонучон" гӯён, бо нафаре суҳбат мекард.

Равоншинос мегӯяд:

- Бедор шавад, пурсед охир.

Зан мегӯяд:

- Не, он кас дигар ҳеҷ гоҳ бедор намешаванд.

Фарқият

Марде аз дӯшташ мепурсад:
- Абдулло, фарқи маъшука аз завҷа дар чист, медонӣ?

Абдулло мегӯяд:

- Не, намедонам.

Дӯшташ мегӯяд:

- Маъшука ба хоҳири пулат тамоми нозу нозатро мебардорад...

Абдулло мепурсад:

- Зан чӣ?

Мард мегӯяд:

- Бо зан баръакс аст, дӯстам. Бо пули худат ту тамоми нозу нозу занатро мебардорӣ...

Муҳаббат

Чавоне ба маъшукааш мегӯяд:

- Ман пулдор нестам. Масалан, мисли рафикам чанд хона, мошин ва вазифа надорам. Ман фақат дӯстат медорам.

Баъди шунидани ин суханон ашк дар чашмони духтар халка зада, мегӯяд:

- Агар воқеан дӯстам медорӣ, маро бо он рафиқат шинос кун.

Имтиҳон

Омӯзгор вақти имтиҳон ба донишҷӯе, ки писандаш набуд, савол медиҳад:

- Аҳолии Тоҷикистон чӣ қадар аст?

Донишҷӯ дар ҷавоб:


- 9 миллион нафар.

Омӯзгор мегӯяд:

- Канӣ, номбар кунед!

Таҳияи

Нодира РАҶАБОВА



Пурсед, ҷавоб медиҳанд!

ҲАҶ ҚИММАТ ШУД!

Баъди ду соли маҳдудият сафари Ҳаҷ иҷозат шуд. Ин хабарро шунида, мо мусалмонон хурсанд шудем. Аммо дар мавриди рафтан ба Ҳаҷ гапҳои ҳархела зиёд мешавад. Гуё сафар ба Арабистони Саудӣ ва зиёрати хонаи Худо қиммат шуда бошад. Ба ин масъала равшанӣ андозед.

САЙРАҲМОН,
шаҳри Хучанд



АФШИН
МУҚИМ

Дар мавриди иҷозат пайдо кардани зоирони тоҷик барои адои Ҳаҷи фарзӣ чанд шумора пеш муфассал маълумот дода будем. Воқеан, гуруҳи нахустини зоирони тоҷик барои адои маросими Ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ рӯзи 20-уми июн мераванд ва интизор меравад, ки баъди тақрибан як моҳи тавоф, рӯзи 17-уми июл ба ватан баргарданд.

Афшини Муқим, суҳангӯи Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мардумии Тоҷикистон дар ин бора хабар медиҳад. Ба иттилои манбаъ, арзиши имсолаи сафари ҳаҷ тақрибан 61 ҳазор сомонӣ (5 ҳазору 350 доллар) ҳисоб шудааст, ки ин нисбат ба соли 2019 тақрибан 25 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Се сол пеш зоирони тоҷик бо пардохти 35 ҳазор сомонӣ (3 ҳазору 750 доллар) ба Ҳаҷи фарзӣ мерафтанд.

- Афзоиши қимати Ҳаҷ ба боло рафтани қимати як қатор хизматрасониҳо дар Арабистони Саудӣ марбут аст. Дар соли 2019 хизматрасонӣ дар Мино ва Арафот барои ҳар як зоир 236 доллар буд, аммо имсол кишвари мизбон бинобар ба эътибор гирифтани чораҳои қиддии беҳдоштӣ хароҷотро то 1424 доллар боло бурд. Илова бар ин, болоравии нархи сӯзишворӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ низ ба ин таъсир расонд, - мегӯяд Афшини Муқим.

Инчунин, фаромӯш набояд кард, ки на ҳама иҷозаи сафар ба Ҳаҷро доранд. Имсол сокинони аз 40 то 65-солаи Тоҷикистон ба Ҳаҷ рафта метавонанд.



PRESSA.TJ

СОМОНИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

**ХАБАРҲОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҲОН**

